

**АКАДЕМИЯИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*

**ТДУ: 809.155.0  
ТКБ: 81.2 Точ  
А-37**

**АЗИМОВА САЙЁРА НАЗРИЕВНА**

**ВИЖАГИХОИ НАВЪҲОИ МА НОИ ЛУҒАВӢ ДАР  
МА НОШИНОСӢ (ДАР НАМУНАИ «АНВОРИ СУҲАЙЛӢ»-И  
ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ)**

**АВТОРЕФЕРАТИ**

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз  
рӯйи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон

**Душанбе – 2024**

Диссертатсия дар кафедраи забони тоҷикӣ ва ҳуҷҷатнигории Академияи идорақунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

**Роҳбари илмӣ:**

**Гулназарзода Жило Бурӣ** - доктори илми филология, профессор, ректори Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

**Муқарризони расмӣ:**

**Низомова Санобар Фахриевна** – доктори илми филология, дотсен, мудири кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Табаров Хайрулло Назарович** – номзади илми филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон

**Муассисаи пешбар:**

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Ҳимояи диссертатсия «06» апрели соли 2024, соати 13:00 дар ҷаласаи Шуруи диссертационии 6D.KOA-036 назди Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (734019, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6) баргузор мегардад.

Бо мазмуну муҳтавои диссертатсия дар китобхонаи илмии Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (734019, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6) ва тавассути сомонаи [www.ddzt.tj](http://www.ddzt.tj) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат рӯзи «\_\_\_\_\_» соли 2024 фиристода шуд.

**Котиби илмии шуруи диссертационӣ,**  
**номзади илми филология, дотсен**



**Ҳасанова Ш. Р.**

## МУҚАДДИМА

Кори диссертационӣ ба яке аз мавзӯҳои то ҳол таҳқиқнашудаи забоншиносии тоҷик, яъне омӯзиши навъҳои маънои луғавӣ дар маъношиносӣ дар намунаи асари машҳури «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ бахшида шудааст.

**Мубрамии мавзуи таҳқик.** Аҳаммият ва зарурати анҷом додани чунин таҳқиқотро ҳамин омил тақозо менамояд, ки дар вазъи имрӯза дар забоншиносии тоҷик корҳои илмии бахшида ба таҳлилу баррасии паҳлӯҳои гуногуни маънои қалимаҳо дар доираи низоми луғавии забон ҳанӯз ангуштшумор мебошанд. Барои илми маъношиносии ватанӣ таҳқиқи пурвусъати ҷойгоҳи низоми маънои луғавӣ дар маъношиносии луғавӣ, аниқ намудани монандӣ ва фарқияти намудҳои муҳталифи маъно, аз қабили маънои луғавии денотативӣ ва сигнификативӣ, ошкор намудани механизмҳои ташаккул ва ривоҷ ёфтани таносуби маънӣ дар байни ҷузъҳои маънои бутун ва дигар масъалаҳои илми маъношиносӣ хеле мубрам ва саривақтӣ аст.

Муҳиммияти таҳлилу омӯзиши мавзуи мазкур аз он сар мезанд, ки ҳамаи навъҳои маънои луғавӣ дар доираи парадигматикаи воҳидҳои луғавии забон ташаккул меёбанд. Аз ин хотир, таҳлил намудани ҳусусиятҳои хоси марзи маънӣ, муайян кардани вижагиҳои гипонимия дарки чунин навъҳои муносибатҳои маънӣ ба монанди ҷузъвожагиу воҳидвожагӣ, инчунин, мутобиқати зидмаънӣ (мутобиқати зидмаънӣ) дар асоси маводи асари «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз нигоҳи назарияи забон моҳияти анҷомдиҳии кори диссертационии мазкурро муайян кардааст.

Адиби барҷастаи асари XV Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз зумраи чехраҳои мумтози адабиёти форсу тоҷик аст. Мавсүф дар баробари мероси гаронбаҳои илмиаш «Ҷавоҳир-ут-тафсир фи тухфат-ил-амир», «Чомеъ-ус-ситтин», «Тафсири Ҳусайнӣ», «Маҳзан-ул-иншо», «Саҳифаи шоҳӣ», «Бадоев-ул-афкор фи саноев-ил-ашъор», «Оинай Искандарӣ», «Кашф-ул-асрор», «Муқаттаот ва муфрадот», «Ар-рисолат-ул-илмия фи аҳодис-ин-набавийя», «Футувватнома», «Ахлоқи Муҳсинӣ», «Рисолаи Ҳотамия» боз асари тамсиливу панду ахлоқии «Анвори Суҳайлӣ»-ро низ ба қалам додааст. Асари мазкур аз зумраи шоҳкориҳоест, ки ба адабиёти тоҷику форс тавассути баргардон ва тарҷума ворид гаштааст, яъне «Анвори Суҳайлӣ» таҳаввули эҷодкоронаи асари машҳури Ҳиндустони қадим «Калила ва Димна» аст. Ин асар тӯли таърихи қарib ҳазорсолааш борҳо ба риштаи назм қашида шудааст ва вобаста аз завқу салиқаи мутарҷимону муҳаррирони минбаъда ба тағйироти ҷиддӣ дучор омадааст. Сабаби ин қадар машҳур ва маҳбуб гаштани асари мазкур дар он аст, ки ҳикоятҳои тамсилии пурмазмуни асар олами ботинӣ ва завқи маънавии ҳонандагони муосир ва наслҳои ояндаро вусъат бахшида, онҳоро бо ин ёдгории бузурги таъриҳӣ ошно месозад.

Мубрамии кор боз ба чунин омил вобастагӣ дорад, ки мероси ниёғонамон барои омӯзиши таърихи забони адабии тоҷикӣ маводи арзишмандеро пешкаш менамояд. Дар омӯзиши забони тоҷикӣ забони асарҳои даврони классикӣ ҳамчун сарчашмаи пурғановати маъно ва тобишҳои

чилодори он ба ҳисоб мераванд. Ба ин маънӣ олими адабиётшиноси тоҷик Расул Ҳодизода, ки муаллифи сарсухан ва мураттиби китоби «Калила ва Димна» аст, чунин мефармояд: «... Ҳусайн Кошифӣ дар китоби худ «Калила ва Димна»-и Абулмаолӣ Насруллоро саҳт пайравӣ намудааст. Ин пайравиро на фақат дар ҳатти сюжет ва устуҳонбандии асар, балки дар забон ва сабки он ҳам равшан дидан мумкин аст. Ӯ аксари ибороти рехта ва тасвироти дақиқи Абулмаолӣ Насруллоро нигоҳ доштааст ва чунон бо маҳорати томи сухандонӣ онҳоро тафсир ва тағиیر медиҳад, ки хонанда гумон мекунад, ки ин таҳрир танҳо ба қалами як кас – Ҳусайн Кошифӣ анҷом гирифтааст»<sup>1</sup>.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ.** Дар забоншиносии ҷаҳон баҳшида ба навъҳои маъниoui луғавӣ дар доираи илми маъношиносӣ пажуҳишҳои илмии олимони маъношинос ва мантиқшинос, мутахассисони забоншиносии равонии Ғарб аз қабили Ч. Лайонз, Ш. Балли, Ч. Лакофф, В. Крафт, Д. Круз, Г. Миллер, Й. Трир, Р. Ҷаффин, Л. Вайсгербер ва дигарон ҳаллу зербоб гардидаанд. Аз ҷумла, онҳо дар корҳои илмиашон масъалаҳои услубиёт (Балли, 1961), тарзи фикрронӣ ва ифодасозии маъно аз ҷониби ҳалқҳои гуногун (Вундт, 2010), маъношиносии забонӣ (Лайонз, 2003; Полмер, 1372x.), мушкилоти забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ) (Chaffin, 1992), маъниoui луғавӣ (Cruse, 1986), маъниoui эҳсосотии калимаҳо (Miller, 1991) ва ғайраро матраҳ сохтаанд.

Забоншиносони давраи шуравӣ ва муосири рус доир ба маъниoui луғавии калимаҳо ва дар маҷмуъ илми семантика ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидаанд. Онҳо ба чунин мағҳумҳои мураккабе равшани андохтанд, ки то он замон таҳқиқ нагашта буданд, ба монанди мағҳуми маъно ва маънодорӣ, маъниoui прагматикий ва денотативию сигнификативӣ, маъноҳои коннотативӣ, эҳсосӣ ва услубӣ, инчуни, ба мағҳуми марзи маъниoui дар доираи парадигмаи маъниoui ва чунин ҳодисаҳои забонӣ аз қабили гиперо-гипонимия, синонимия ва антонимия, холонимҳо ва меронимҳо, партонимҳо ва омонимҳо мебошанд. Ба соҳаи забоншиносии равонӣ, шинохтӣ ва фарҳангӣ олимони барҷастаи рус Ф. Соссюр, В.В. Виноградов, Ю. Д. Апресян, Л. А. Новиков, В. Г. Токарев, И. М. Кобозева, В. Г. Гак, А. А. Уфимсева ва дигарон саҳми арзандай ҳудро гузоштаанд. Масалан, В. В. Виноградов дар баробари таҳқиқи забони асарҳои бадеӣ боз назарияи нутқи назм, грамматикаи забони русӣ, инчуни, типҳои асосии маъниoui луғавии калимаҳоро бо таҳлили амиқ фаро гирифтааст (Виноградов, 1963; Виноградов, 1977; Виноградов, 1982). А. А. Уфимсева дар корҳои илмиаш мавзӯъҳои калима ва мавқеи онро дар низоми луғавию маъноии забон, маъниoui луғавии забон ва доир ба принсипи тавсифи семиологиии забон матраҳ намудааст (Уфимтсева 132-135, 1968; 1980; 1986a; 1986b). Илова бар ин, олими дигари маъношинос И. М. Кобозева ба доираи таҳқиқи худ вижагиҳои маъношиносии луғавиро ҷалб намуда, дар ҷорҷӯбаи он ба паҳлуҳои гуногуни маъниoui луғавӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир кардааст (Кобозева 61, 2007).

<sup>1</sup> Кошифӣ Ҳ.В. Калила ва Димна: ҳикояҳо (барои наврасон ва ҷавонон). –Душанбе: Адид, 1989. – 304 с.

Дар илми муосири забоншиносии ватанӣ ҳам як қатор пажуҳишҳое анҷом дода шудаанд, ки ба таҳлили хусусиятҳои маънои луғавӣ ва навъҳои он бахшида шудаанд. Масалан, дар таҳқиқоти илмии М. Қосимова (М. Қосимова, 2003; 2011; 2016), С. Ҳалимиён (Ҳалимиён, 2017), Б. Камолиддинов (Камолиддинов, 1992; 2005; 2015), Ҳ. Маҷидов (Маҷидов 80-84, 1997; 2006; 2007; 2014), Д. Хоҷаев (138-141, 2011; 2013а; 2013б; 2014), М. Саломов (111-114, 2001; 2014; 2015; 2017), Ж. Гулназарзода (44-49, 2015; 2016; 2017а; 2017б; 2019; 2022), Д. Искандарова (56-57, 2013; 2021), М. Давлатмирова (51, 2019), Б. Раҳмонов (108, 2017) ва бисёр олимону пажуҳишгарони дигар мавзуи хусусиятҳои маъноии калимаҳои таркиби забони тоҷикӣ, таносуби маъноии байни вожагони забон, марзи маънӣ ва мағҳум (консепт) ва дигар мушкилоти мубрами соҳаи маъношиносӣ ҳаллу зербоб гардидаанд. Албатта, илми маонӣ дар забоншиносии ниёғони ҳалқи тоҷик, аз ҷумла, дар асарҳои илмии Абуалӣ ибни Сино, Насируддини Тӯсӣ, Носири Ҳусрав, Шамс Қайси Розӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ба таври васеъ ва амиқ таҳлилу баррасӣ шуда буд. Аммо, дар забоншиносии муосир ин масъала аз дидгоҳи нав, яъне аз нуқтаи назари забоншиносии равонӣ, фарҳангӣ ва шинохтӣ (конгнитивӣ) мавриди омӯзиш қарор дорад. Барои таҳқиқоти диссертатсионии мо мушаххасан корҳои илмии дар ин ҷода анҷомдодаи олимон М. Қосимова, Ҳ. Маҷидов, Д. Хоҷаев, Б. Камолиддинов, З. Муҳторов, Ж. Гулназарзода ва М. Саломиён муҳим аст, зоро маҳз ҳамин муҳаққиқон мавзуи маъно ва маъношиносӣ, маъноҳои луғавии прагматикӣ ва парадигматикаи луғавӣ, хусусан масъалаҳои робитаи маънӣ доштани ҷузъҳои маънои луғавӣ ва таносуби маъноии байни вожагони забонро ба таври бояду шояд таҳлилу таҳқиқ намудаанд.

Дар забон ва адабиётшиносии тоҷик ба хусусиятҳои забониву адабӣ ва муқоисаи асари машҳури асри XV «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ бо асарҳои дигар як қатор пажуҳишҳои илмӣ бахшида шудаанд. Аз ҷумла, доир ба дараҷаи омӯзиш ва доираи таҳқиқи мавзуи мавриди назари мо дар ин диссертатсия, бояд тазаккур дод, ки ин корро олимону муҳаққиқони зиёд дар миқёси ҷаҳон пажуҳиш кардаанд. Аз ҷумла, олимни тоҷик А. Афсаҳзод дар китоби худ «Манбаъ ва густариши ҷаҳонии ривоятҳои форсӣ ва арабии «Калила ва Димна» ба масъалаи дараҷаи таҳқиқи асари мазкур таваҷҷӯҳи ҷиддӣ намудааст<sup>1</sup>.

Диссертатсия илмии М. Солеҳов ба хусусиятҳои жанриву бадеии асар бахшида шудааст. Рисолаи мазкур «Пажуҳиши қиёсии «Калила ва Димна»-и Абулмаоли Насруллоҳ ва «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ» ном дорад. Лозим ба ёдоварист, ки дар ин диссертатсия нахустин бор дар илми ватанӣ муқоисаи «Калила ва Димна»-и Ибни Муқаффаъ ва Абулмаолии Насруллоҳ анҷом дода шудааст<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Афсаҳзод, А.А. Манбаъ ва густариши ҷаҳонии ривоятҳои форсӣ ва арабии «Калила ва Димна». – Душанбе, 2007. - 120 с.

<sup>2</sup> Солеҳов, М.О. Сравнительное изучение «Калилы и Димны» Абулмаоли Насраллаха и «Анвари Суҳайли» Ҳусайн Ваиза Кашифи: автореф. канд. дисс. – Душанбе: ТГУ, 1987. – 20 с.

Дар забоншиносии ватанӣ дар раванди таҳқиқу омӯзиши хусусиятҳои забонӣ, маънӣ ва услубии ин ё он асари бадеӣ асару мақолаҳои зиёде бахшида шудаанд. Масалан, дар ин росто метавон рисолаҳои илмии Қ. Мухторӣ «Хусусиятҳои луғавию услубии ашъори Рӯдакӣ» [2002], Ф. Шарифова «Хусусиятҳои вожагонии «Кашфулмаҳҷӯб»-и Ҳучвирӣ» [2011], Г. Икромова «Хусусиятҳои луғавию маъноии ғазалиёти Бадриддин Ҳилолӣ» [2019], М. Ҷумъаев «Хусусиятҳои лексикию семантикий ва калимасозии иқтибосоти арабӣ дар асарҳои насрии Абдураҳмони Ҷомӣ» [2022] ва муҳакқиқони зиёдеро номбар кард.

Ба таҳқиқи забон ва услуби асарҳои Ҳусайн Воизи Кошифӣ миқдори начандон зиёди пажуҳишҳои илмӣ бахшида шудааст. Ба доираи назари мо танҳо корҳои зерин расиданд: мақолаи муҳаққиқ М. Назар, ки дар мавзуи таҳқиқи «Анвори Суҳайлӣ» анҷом дода шудааст ва «Баъзе мулоҳизаҳо дар бораи «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ» ном дорад<sup>1</sup>; мақолаи Н. Ҳоликӯз дар яке аз сомонаҳои интернет таҳти унвони «Мақоми «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии ҳалқи тоҷик»<sup>2</sup>.

Ҳамчунин, соли 2013 аз ҷониби У. Саъдуллозода монография таҳти унвони «Хусусиятҳои луғавӣ ва маъноии «Футувватномаи сultonӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ» таҳия гардид, ки ин таҳқиқот низ як кори мушаххаси илмиест ҳам дар раванди маъношиносии забонӣ ва ҳам дар раванди таҳқиқи забон ва услуби Ҳусайн Воизи Кошифӣ, зоро дар он этимологияи калимаҳо, аслан тоҷикӣ ва иқтибосӣ будани онҳо, доираи истеъмол ва сермаъноиву каммаъноии онҳо, муродифшавӣ, мутазодшавӣ ва санъати таҷnis таҳқиқ шудаанд. Барои пажуҳиши мо, хусусан, ба гурӯҳҳои маънӣ чудо кардани калимаҳои асар аз рӯйи вожаҳои ҳешутаборӣ, номи вазифаҳо ва истилоҳоти динӣ муҳим аст, чунки мо низ дар таҳқиқи худ калимаҳои «Анвори Суҳайлӣ»-ро ба гурӯҳҳои луғавию маънӣ чудо намудем.

**Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ.** Хулосабарориҳо аз таҳқиқи мазкур дар такмили барномаҳои таълимии муқарраршуда саҳм гирифта метавонанд. Мавзуи таҳқиқии мавриди назар як ҷузъи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи забони тоҷикӣ ва ҳуҷҷатнигории Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва бо нақшай дурнамои раёсати илм ва инноватсияи Академия мувофиқат мекунад.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади таҳқиқоти диссертационӣ баррасии хусусияти маъношиносии лингвистӣ, вижагиҳои луғавию маънӣ, навъҳои маънои луғавӣ дар илми маъношиносӣ ва паҳлуҳои гуногуни онҳо мебошад. Моҳияти омӯзиши намудҳои маъно имкон медиҳад, ки тарзи баёни муаллиф, забон ва услуби нигориши асар, тобишҳои маъноии таркиби луғавии «Анвори Суҳайлӣ» амиқу равшан омӯхта шаванд.

<sup>1</sup> Назар, М. Баъзе мулоҳизаҳо дар бораи «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – 2020, №8. – С.354-357.

<sup>2</sup> Ҳоликӯз, Н. Мақоми «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии ҳалқи тоҷик [эл. ресурс]. URL: <http://hamsafon.tj>

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Амалӣ шудани ҳадафҳои таҳқиқро вазифаҳои зерин ташкил медиҳанд:

- баррасии хусусияти маъношиносии лингвистӣ;
- дар шакли рисолавӣ таҳқиқ намудани чойгоҳ ва мавқеи низоми маънои луғавӣ дар маъношиносӣ;
- нишон додани мавқеи маъношиносии лингвистӣ дар баҳшҳои забон;
- баррасии типологияи маъно дар маъношиносии лингвистӣ;
- баррасӣ ва таҳлили сатҳи омӯзиш ва доираи таҳқиқи намудҳои маъно дар забоншиносии ватанӣ ва хориҷӣ;
- муайян кардани вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ дар асар;
- таҳлил намудани таносуби ҷузъҳо дар намудҳои маънои луғавӣ;
- гузаронидани таҳлили парадигматикаи луғавию маънӣ дар «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ;
- омӯхтани вижагиҳои марзи маънӣ дар низоми парадигматикаи луғавию маънӣ дар намунаи «Анвори Суҳайлӣ»;
- таҳқиқи гипонимия, ҷузъвожагӣ (меронимия) ва воҳидвожагӣ дар «Анвори Суҳайлӣ»;
- муайян намудани нақш ва мавқеи мутобиқати зидмаънӣ дар маъношиносӣ дар намунаи «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ.

**Объекти таҳқиқ:** Вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ дар маъношиносӣ.

**Предмети таҳқиқ.** Омӯзиш ва таҳқиқи вижагиҳои маъношиносии лингвистӣ дар доираи илми маъношиносӣ дар асоси маводи «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ.

**Асосҳои назарии таҳқиқоти** диссертациониро осори илмӣ ва назариявии муҳаққиқони забоншиноси даврони классикии тоҷик, ба монанди Абунаси Форобӣ, Абуалӣ Сино, Насриддини Тӯсӣ, Шамс Қайси Розӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ; муосири тоҷик чун М. Қосимова, С. Ҳалимиён, Ш. Рустамов, Ҳ. Маҷидов, А. Б. Камолиддинов, Д. Хоҷаев, М. Саломиён, Ж. Гулназарзода; забоншиносони рус Н. Ф. Алефиренко, Ю. Д. Апресян, О. С. Аҳманова, В.В. Богданов, В.Т. Булигина, В. В. Виноградов, В. И. Говердовский, М. А. Кронгауз, Л. А. Новиков ва Ғарб, аз қабили Й.Трир, Ҷ. Лайонз, Ш. Балли, Ҷ. Лакофф, В. Крафт, Г. Миллер, Л. Вайсгербер ташкил медиҳанд, ки зимни асарҳои илмиашон нукоти назари худро баён кардаанд.

**Методҳои таҳқиқ.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар асоси методҳои зерин таълиф гардидааст:

- *муқоисавӣ-таъриҳӣ* бо мақсади тавсиф додани маълумоти илмию бадеие, ки аз луғатҳои тафсирӣ, таъриҳномаҳо, ҳикоёту ривоёти асрҳои пешин ва аз матнҳои «Калила ва Димна»-и қабл аз «Анвори Суҳайлӣ» навишташуда пайдо гардидаанд, истифода шуд;

- *муқобилгузорӣ* ҳангоми муқоиса намудани гурӯҳҳои луғавию маънӣ дар низоми маъноии забони тоҷикӣ, ба монанди гурӯҳҳои луғавию маъноии қалимаҳои соматикӣ, истилоҳоти хешутаборӣ, номи ҳайвоноту парандагон, растаниҳо, анвои меваҷоту сабзавот ва дигарҳо лозим аст;

- истифодаи усули *таҳлили* ҷузъӣ ҳангоми таснифи маънои ҷузъҳои денотативио сигнификативи калимаҳо, навъҳои маъноҳои прагматикӣ, аз қабили маънои коннотативӣ, эҳсосӣ ва услубӣ ба кор гирифта шуд;

- *таҳлили матн* дар рафти интихоб ва таснифи мисолҳо аз асари «Анвори Суҳайлӣ»-и нависанда кор фармуда шуд. Инчунин, ҳангоми таълифи диссертатсия дастовардҳои маъношиносону шарқшиносони ватаний ва хориҷӣ, аз ҷумла асару мақолаҳои илмии донишмандони тоҷик чун X. Шарифов, А. Афсаҳзод, X. Маҷидов, М. Солеҳ, X. Талбакова, Н. Ҳайдаршо, У. Саъдуллоев ва дигарон судмандона ба таври васеъ истифода шудаанд.

**Сарчашмаҳои таҳқиқ.** Маводди таҳқиқро вижагиҳои маъноӣ ва муайян кардани ҷойгоҳи онҳо дар низоми маънои забони тоҷикӣ ташкил медиҳанд. Таҳлили ҳусусиятҳои маъноӣ дар асоси матни дастнависи асари «Анвори Суҳайлӣ»-и нависанда сурат гирифт, ки бад-ин васила китоб ба ҳатти кирилӣ баргардонида шуд.

**Навгонии илмии таҳқиқ.** Навгонии илмии диссертатсия, пеш аз ҳама дар он аст, ки нахустин бор вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ дар маъношиносии лингвистӣ, паҳлуҳои гуногуни намудҳои маънои луғавӣ дар асари машҳури асри XV «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар забоншиносии тоҷик баррасӣ гардида, масъалаҳои муҳталифи маънои онҳо рӯйи кор омадааст. Интихоби таҳлили маҳз вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ дар асар аз он ҷиҳат аст, ки:

- бори нахуст дар доираи илми маъношиносӣ ба таври нисбатан амиқ дар асоси назарияҳои гуногуни илмии олимони маъношиноси ватаний ва хориҷӣ ҳусусияти маъношиносии лингвистӣ, навъҳои маънои луғавӣ дар низоми маъноӣ дар «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шуданд;

- аввалин маротиба намудҳои маънои прагматикӣ, денотативио сигнификативӣ, инчунин маъноҳои услубӣ, коннотативӣ ва эҳсосӣ, нақшу ҳусусияти хоси онҳо дар низоми маънои асар таҳқиқ шуданд;

- таносуби маъноҳои дар доҳили низоми маънои асар қарордошта дар ҳолати якмъано ва сермъано будан, маънои маҷозӣ ва фразеологӣ пайдо намудани ҷузъҳои маъноӣ бо таҳлил фаро гирифта шуданд;

- нахустин бор яке аз паҳлуҳои хеле муҳим ва мураккаби маъношиносӣ, гипонимия дар «Анвори Суҳайлӣ» таҳлилу таҳқиқ гардид;

- аз ҷиҳати илмӣ мағҳуми марзи маъноӣ ва мавқеи он дар асар таҳлилу баррасӣ гардид, ки дар ин самт корҳои диссертационӣ ҳанӯз ангуштшумор ҳастанд;

- дар баробари ин, ҳодисаҳои маънои ҷузъвожагӣ (меронимия) ва воҳидвожагӣ дар «Анвори Суҳайлӣ» бо таҳлил фаро гирифта шуданд, ки ба масъалаи забон ва услуби нигориши асар марбут буда, аз фасоҳати ҳусни баён, маҳорату истеъодди нависандагии Ҳусайн Воизи Кошифӣ, мутаносиби маъноҳои дар асар корфармудаи ўшаҳодат медиҳанд;

- яке аз навгониҳои назарраси таҳқиқоти фавқ таҳлили мутобиқати зидмаъноӣ дар мисоли намунаҳои асар мебошад. Бинобар ин, мо қӯшиш

намудем, ки дар мисоли баъзе гурӯҳҳои луғавию маънайи бонизом будани маънайи луғавиро дар доираи ин ё он марзи маънайи сабит намоем.

### **Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

- дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ хусусияти маъношиносии лингвистӣ, ҷойгоҳи маъношиносӣ дар бахшҳои забон, типологияи маъно, мафҳум ва маъни истилоҳҳои *маъно*, *маъношиносии лингвистӣ* (*семасиология*), *маъни луғавӣ*, *денотат*, *сигнификат*, *маъни прагматикӣ*, *марзи маънайӣ*, *маъни коннотативӣ*, эҳсосӣ, *услубӣ*, *холоним* ва *мероним*, *гипонимия*, *когипоним*, *воҳидвожагӣ*, *уззвожагӣ*, *мутобиқати зидмаънайӣ*, *таносуби маънайӣ* ба риштai таҳқиқ қашидат шуда, шарҳу эзоҳи онҳо аз луғатҳои забоншиносӣ ва корҳои илмии муҳаққиқон оварда шуданд;

- мушаҳҳас карда шуд, ки дар таҳқиқоти илмии олимону муҳаққиқони забоншиноси тоҷики даврони классикӣ ва мусир илми *маъношиносӣ* ва қисматҳои он хеле муфассал таҳқиқ шудаанд. Аз ҷумла, сабит гардидааст, ки луғат ва қабатҳои дигари забон ба низоми забон доҳил шуда, яъне маҷмуи унсурҳое мебошад, ки дар муносибати қонунӣ қарор доранд;

- таҳлил нишон дод, ки маъни луғавии қалима низ дар низоми маъни забон мавқеи бориз дорад. Таҳқиқи ҳамаҷонибаи қалима ва маъни луғавии он дар раванди дарки ягонагӣ ва бутунии низоми забон бо зернизорӣояш мусоидат мекунад;

- муқаррар карда шуд, ки осори илмии ба ин мавзӯй бахшидаи олимони забоншиноси давраи классикӣ ва мусир барои мушаҳҳас намудани шабоҳату тафриқаи байни воҳидҳои низоми луғавӣ, ошкор намудани мақом ва ҷойгоҳи маъни луғавӣ ва навъҳои он дар инкишофи маъношиносӣ ва таъсири мутақобилаи байни воҳидҳои луғавии он саҳми қалон гузаштаанд;

- таҳқиқот маълум намуд, ки *маъни денотативӣ* ҳангоми ба гурӯҳҳои мавзуиву маънай чудо кардани қалимаҳои асари мавриди таҳқиқ мавқеи хоса дошта, денотатҳо дар соҳтани маъни маҷозӣ иштирок мекунанд;

- сабит гардид, ки *маъни сигнификативӣ* мафҳумест, ки хусусияти денотати муайянро дар тафаккур инъикос мекунад ва маъни умумии онро пурра мегардонанд. Нависанда ҳангоми баёни фикраш яке аз аломатҳои ашё ё ҳодисаро мувоғики завқ эҷодкорона интиҳоб кардааст;

- исбот гашт, ки барои равшан соҳтани *таносуби маъни* денотатҳои доҳили гурӯҳҳои луғавию маънай номи ашё, сифату алomat, баъзе шумораҳо ва гурӯҳҳои дигар маъни сигнификативӣ мавқеи қалон дорад. Ғайр аз ин, дар ифода намудани сермаънай, маъноҳои маҷозӣ ва фразеологизмҳо ҷузъи сигнификативӣ хеле фаъол аст;

- маълум шуд, ки *маъни прагматикии* вожаҳо аз алоқамандии маъни қалимаҳо бо суханони гӯянда ва муюширати қаҳрамонон бармеояд;

- сабит гардид, ки *маъни коннотативӣ* қалимаҳои асари таҳқиқшаванда ба доираи маъни прагматикии қалима доҳил мешавад ва онро воситаҳои интиҳобкардаи муаллиф нишон дода метавонанд. Аз ин навъи маъни муносибати муаллиф ба воқеяти объективӣ тавассути алоқаи байни маъни асосӣ ва маъни иловагии қалимаҳо дарк карда мешавад;

- таҳлилу таҳқиқ событ намуд, ки *маънои эҳсосӣ* низ ба доираи омӯзиши маънои прагматикӣ дохил мешавад. Ин маъно ҳамчун хусусияти дохилии забон барои инъикос кардани эҳсосоти қаҳрамонони асар истифода мешавад;

- таҳқиқи *маънои услубии* таркиби луғавии асар маълум кард, ки дар насри бадеи адиб корбурди ҳодисаҳои забонӣ ба афзуншавии ҳусни баён ва фасоҳати забони асар мусоидат намудааст. Нависанда сабки хоси бадеӣ дошта, дар ифода намудани фикри худ усулҳои луғавию маъноии ибора ва таркибсозиро фаъолона истифода мебарад;

- таҳлил событ намуд, ки *маъно ва маънодории қалимаро* дар доираи парадигматикаи луғавӣ баррасӣ намудан лозим аст. Парадигма дар баробари маҳдуд соҳтани нишонаҳои алоқамандкунандаи қалимаҳо таркиби луғавии асарро серистеъмол ва пуробуранг кардааст;

- таҳлил нишон дод, ки дар ҳудуди *марзи маънӣ* ҳаста, воҳидҳои луғавии ба он наздик ва воҳидҳои луғавии аз он дур (канорӣ) бо якдигар таъсири мутақобила доранд. *Марзи маънӣ* бо қалимаҳои сермаъно, якмаъно ва воҳидҳои мутааллиқи қалимаҳои сермаъно сарукор дорад;

- муқаррар гардид, ки *гипонимия* дар асар барои ифода кардани хусусияти маънои вожаҳо аз рӯйи нишона, макони қарор доштан, вожаҳои мансуб ба онҳо ва аз рӯйи гурӯҳҳои луғавию маънӣ тасниф намудани ин вожаҳо истифода шудааст. Барои ҳосил шудани таносуби маънӣ гиперонимҳо қалимаҳои гипонимиро ба худ тобеъ карда, соҳиби маънои иловагӣ мешаванд. Инчунин, аниқ гардид, ки ҳодисаҳои *синонимия, полисемия ва антонимия* ба доираи гипонимия дохил мешаванд;

- таҳлил муайян кард, ки ҳодисаҳои забонии *ҷузъвожагӣ (меронимия)*, *увзвожагӣ (аъзовожагӣ)* дар илми забоншиносии ниёғонамон қисман тавсиф дода шуда, дар таҳти истилоҳоти исмҳои кулл ва ҷузъ, ки яке аз шоҳаҳои ҷузъвожагӣ мебошанд, муфассал таҳқиқ шудаанд;

- аз таҳлили намунаҳои асар аён гашт, ки *воҳидвожаҳо* ба маънои зарурӣ маънои иловагӣ баҳшида, дар натиҷаи алоқамандии маънои мафҳумҳо воҳидшумурҳо ба вазифаи воҳидвожаҳо омада метавонанд;

- событ гардид, ки *мутобиқати зидмаънӣ* дар асар мавқеи хос дошта, аз интиҳоби адиб вобастагӣ дорад. Дар асар навъҳои сода ва мураккаби ҷуфтҳои мутазодӣ дарёфт карда шуданд, ки муаллиф тавассути онҳо маънои манзуршавандаро боз ҳам возеҳтар кардааст.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Омӯзиши вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ дар намунаи асари бадеӣ барои муайян намудани ҷойгоҳи маънои луғавӣ дар низоми маъношиносӣ аҳаммияти назариявию амалий дорад. Пажуҳиши хусусияти маъно дар маъношиносии лингвистӣ дар заминаи осори адибон имкон медиҳад, ки навъҳои маънои луғавӣ, маҳорати адибон доир ба истифодабарии воҳидҳои луғавӣ аз рӯйи маъно ошкор карда шаванд. Аҳаммияти назариявии таҳқиқ аз он иборат аст, ки маводи диссертатсия барои нишон додани вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ ва ба таҳқиқи ояндаи масъалаҳои маъношиносӣ мусоидат мекунад.

**Аҳаммияти илмию амалии** мавзуз дар он ифода меёбад, ки бо таҳқиқи маъно, хусусан, маънои луғавӣ бо тарзу методи мусоир баъзе хусусияти навъҳои маънои луғавӣ дар низоми маъношиносӣ баррасӣ мегардад ва дар такмили вижагиҳои маънои луғавие, ки дар ин низом нақши хоса дорад, мусоидат мекунанд. Дар заминаи таҳқиқ омода соҳтани дастурҳо доир ба маъношиносӣ, маъно ва хелҳои он мумкин аст. Маводи таҳқиқ вобаста ба назарияи маъношиносии лингвистӣ дастури омӯзишӣ шуда метавонад.

Ҳамзамон, натиҷаҳои бадастомада дар ҳалли масоили назариявии маъношиносӣ, аз ҷумла, маъношиносии луғавӣ мусоидат мекунад. Ҳамчунин, муқоисаи маводди таҳлилгардида барои муайян кардани раванди инкишофи маънои воҳидҳои луғавӣ дар масири таърихи забони адабӣ аҳаммияти илмию амалӣ дорад. Натиҷаи таҳлили вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ дар «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Кошифӣ барои таҳқиқоти минбаъдаи илмию назариявӣ дар ин самт метавонад ҳамчун замина ва асос хизмат намояд.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот.** Эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқи диссертатсиониро омилҳои зерин таъмин менамоянд: истифодаи заминаи методологӣ ва назариявии пажуҳиш; муайян намудани мазмуну маънои истилоҳҳои соҳаи маъношиносӣ; муайян намудани ҷойгоҳи низоми маънои луғавӣ; такя ба маҷмуи усулҳои таҳқиқи вижагиҳои луғавӣ, ки ба мавзузъ ва ҳадафҳои таҳқиқ созгоранд; маънодории калима дар парадигматикаи луғавӣ; таҳқиқ ва таснифи ҷузъҳо, таҳлили луғавию маънӣ, таснифи таркиби калимаҳои асар ба гурӯҳҳои луғавию маънӣ, ки дар фарзия ва ғояи пешбарандай таҳқиқ ба миён гузашта шудаанд. Муътамадии натиҷаҳои таҳқиқот дар таҳия ва нашр намудани мақолаҳои илмии дар маҷаллаҳои такқизшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар маҷаллаҳои илмӣ, баромаду маърузаҳо дар конференсияҳои илмию амалӣ, семинарҳои илмӣ ифода ёфтаанд.

**Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мазмун ва мундариҷаи таҳқиқи диссертатсионӣ ба масъалаҳои назариявии маъношиносии лингвистӣ ва барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.19 - Назарияи забон мувофиқат менамояд.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ.** Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия дар мушаххас намудан ва истифода бурдани методҳои мусоирни дараҷаи омӯзишу таҳқиқоти илмии олимону муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ, асосу заминаҳои амалию назариявии таҳқиқи диссертатсионӣ, нишон додани вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ дар «Анвори Суҳайлӣ», мустақилона ичро намудани таҳқиқоти диссертатсионӣ ва иштироки бевоситай он дар масъалагузориҳои мавзӯй, таҳқиқи назариявӣ, таснифи таҳлилҳо ва, ҳамчунин, дар ҷамъбасту натиҷагириҳои таҳқиқот ифода ёфтааст.

**Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ.** Қисматҳои асосии кори мазкур дар ҷаласаҳо ва семинарҳои илмии кафедраи забони тоҷикӣ ва ҳуҷҷатнигории Академияи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кафедраи забоншиносӣ ва рӯзноманигории Донишгоҳи байналмилалии

забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода мавриди муҳокима қарор гирифтааст. Аз натиҷаи таҳқиқ ва ҳулосаҳои кор диссертант дар конференсияҳои илмию амалии солонаи ҳайати кормандону омӯзгорони Академияи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва конференсияҳои сатҳи ҷумҳурияйӣ (1) ва байналмилалӣ (1) маърузаҳо кардааст.

Ҳамзамон, диссертасия дар ҷаласаи кафедраи забони тоҷикӣ ва ҳуҷҷатнигории Академияи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (24 феврали соли 2023, суратҷаласаи №7) ва ҷаласаи васеи кафедраи забоншиносӣ ва рӯзноманигории Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (12 октябри соли 2023, суратҷаласаи №3) муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

**Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертасия.** Оид ба таҳқиқиоти диссертационӣ 7 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 5 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйи нашр омадааст.

**Сохтор ва ҳачми диссертасия.** Диссертасия аз муқаддима, се боб, ҳулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, 186 саҳифаи компьютериро ташкил медиҳад. Дар диссертасия 11 нақша ва 2 ҷадвал оварда шудааст.

Феҳристи адабиёт фарогири номгӯйи адабиёти зарурии илмӣ буда, 198 ададро ташкил медиҳад.

## ҚИСМИ АСОСИИ ДИССЕРТАЦИЯ

Дар **муқаддима** мубрамӣ, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, асосҳои назариявию методологӣ, методҳо ва маводди таҳқиқ, навоварии он, аҳаммияти назарияйӣ ва амалии таҳқиқ, нукоти барои дифоъ пешниҳодшаванд, коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқ ва сохтори кор баён шудааст.


**Боби якуми** диссертасия «Хусусияти маъношиносии лингвистӣ» ном дошта, аз ҷор ҳарбоб иборат мебошад.

Дар ҳарбоби аввал - «**Омӯзиши назариявии маъношиносии лингвистӣ**» зикр мегардад, ки аз солҳои 30-50-уми асри гузашта дар Аврупо олимони забоншинос дарк карданд, ки лингвистикаи системавӣ бе ҳалли масъалаҳои мубрами семантиկӣ рушд намекунад ва пеш намеравад. Маъношиносӣ бо маънои васеяш таҳлили муносибатҳои ифодаҳои забонӣ ва олами ҳастӣ, ҳақиқӣ ё тасаввурӣ аст. Ифодаҳои забонӣ – қалима, ибора ҷумла, матн ашё, сифат, амал, тарзи иҷрои амал, муносибат, ҳолат ва натиҷаи онро ифода менамоянд, ки маҷмуи ҳамин муносибатҳост. Ҷун истилоҳи семантика маънояш ифодакунанда аст, ин муносибатҳоро таҳлил мекунад.

Айнияти ифодакунандай тафриқаи ифодашаванд дар ҳама сатҳи сохтори забон дида мешавад. Масалан, дар луғатшиносӣ омонимия (таҷнис) мувофиқат - барҳӯрди ифодакунанда ва ифодашаванд, аммо аз ҷиҳати маъно алоқа надоштани онҳоро нишон медиҳад. Сермаънӣ барҳӯрд ва аз ягон ҷиҳат алоқа доштани ду аломатро нишон медиҳад. Ҳодисаи синонимия (муродифот) ва антонимия (тазод) низ барҳӯрди ин ду тарафро муайян мекунад.

Соли 1923 Чарлз Огден ва Айвор Ричардс асаре бо номи «Маънои маъно» таълиф мекунанд, ки дар он секунчаи семантико тасвир мекунанд, ки тавассути он назарияи худро доир ба семантика пешниҳод мекунанд<sup>1</sup>.


### Нақшай 1. Секунчаи семантикӣ



Гузашта аз ин, дар таърихи илми адабу забони тоҷикӣ донишмандону пажухишгарони асримиёнагии тоҷик доир ба масоили маъно ва маъношиносӣ фикру андешаҳои мувофиқу созгор ва, муҳимтар аз ҳама, мантиқан бо андешаҳои олимони Аврупо ҳамгун пешниҳод намудаанд.

Дар ҳамин асос, робитаи қавии семантикий ин унсурҳоро М. Саломиён дар мақолаи хеш «Семантика ё назаре ба маъношиносӣ» бо ҳатҳои ба ҳам майлкунанда тасвир кардааст [115, с. 11].

### Нақшай 2. Робитаи устувори семантикӣ



Пас, дар маъношиносӣ аввал омӯзиши дурусти маъно ва натиҷаи ин омӯзиш ва беғалат истифода кардани маъно ва ифода бо тақозои маврид ва ҳолат омӯхта мешавад. Маъношиносӣ, пеш аз ҳама, қаломи дуруст, сухани бехаторо дар мувофиқат бо қоидаҳои луғавӣ, сарфӣ, наҳвии забон ва дурустии маъно меомӯзад. Яъне, дар маъношиносӣ дурустии мазмуни воҳидҳои забон баррасӣ мегардад ва маъно ин шароитро муҳайё месозад, зоро маъно далели воҳиди забон аст ва ҳар воҳиди забон дорои маъноест.

Дар илми маъношиносии лингвистӣ монандӣ ва тафовутҳои шаклу маъно аниқ нишон дода шудаанд, ки муносибати вазифаҳо ва ифодаҳои забонро, ки маъносоз мебошанд, инъикос менамоянд.

Маъношиносии лингвистӣ, вазифаҳои қиёфаи овозӣ, мазмуну маънӣ ҳамчун намудҳои иттилоот хизмат мекунанд. Дар ин робита дар намудҳои муҳобирот зарурати маҳдуд соҳтану чудо кардани маънои забонӣ аз навъҳои дигари иттилоот пеш меояд, зоро муайян кардани доираи имконоти ин

<sup>1</sup> Гулназарзода, Ж. Низоми маънои феъл дар забони адабии тоҷикӣ (бар мабнои осори бадеии Абдураҳмони Ҷомӣ) / Ж. Гулназарзода. [матн]. – Душанбе, 2022. – 332с.

иттилоот лозим мешавад, ки дар натица аз рӯйи таснифоти пурраи шаклу маънои калимаҳо, категорияҳои грамматикии маъно ва шакл, маъноҳо ва вазифаҳои грамматикӣ анҷом дода мешавад.

Дар зербоби дуюми боби яқуми диссертатсия – «**Мавқеи маъношиносии лингвистӣ дар баҳшҳои забон**» доир ба маъно ҳамчун категорияи бунёдии маъношиносии (семантикаи) лингвистӣ сухан меравад, ки аз омилҳои муҳимми илми маъношиносӣ буда, пажуҳиши илмии онро асоснок мегардонанд. Истилоҳи маъно ҳамчун мағҳум ба ҳайси тасаввуроти зеҳний шайъ, раванд, ҳолати амал, падида (ҳамчун моҳияти бартаридоштаи зеҳний аломатҳои интихобшудаи олами воқеӣ), ки далели лингвистӣ аст ва дар баробари ин мундариҷаи аломати забонӣ, шакл, ки ифодаи падидаи моддии ин тасаввуроти зеҳнист, маҳсуб меёбад. Маъноро дар «назарияи референтивии маъно», эквиваленти референти ифодаи забонии шайъҳо, бадалшавӣ, раванд, ҳолати амал, қисматҳо, хусусият ва муносибати онҳо дар олами воқеӣ мешуморанд. Гуногуни дар навъҳои маълумоти луғавӣ, пеш аз ҳама, ба маводи матраҳшаванд, хусусияти воҳидҳои тафсиршаванд ва интихоби дурусти назарияи шурӯҳ вобаста аст. Дар маънидод кардан, пеш аз ҳама, ду навъи асосии маълумот – забонӣ (лингвистӣ) ва фарозабонӣ (экстралингвистӣ) мавҷуд аст.

Дар ташаккулёбии маънои луғавӣ мавқеи асосиро қиёфаи овозӣ, далелу намуна, таносуби маъной байни калимаҳо ва равандҳои равонӣ (ҳисси инсон, хусусияти дарки олами воқеӣ, баҳои ў), ки номгузориро раҳнамоӣ менамоянд, ишғол намудаанд. Дар зербоби мазкур инчунин навъҳои гуногуни маъно аз қабили маънои луғавӣ, луғавӣ-грамматикӣ, маънои грамматикӣ, итноб, эҷоз ва ғайра мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор дода шудаанд.

Дар зербоби сеюми боби якум, ки «**Типологияи маъно дар маъношиносии лингвистӣ**» номгузорӣ шудааст, таъқид карда мешавад, ки таркиби маънои воҳидҳои забон гуногун ва зиёд аст. Барои ба низом даровардани он дар маъношиносии лингвистӣ ченаку меъёрҳо коркард шудаанд. Дар мутобиқату мувофиқати ин меъёру ченакҳо ҷойгоҳи дилҳоҳ маъно тавзех ва муайян мегардад, ки дар натица навъ ё типҳои шарҳи маъно чудо мешаванд.

Бояд тазаккур дод, ки чаҳор навъи шарҳи маъно, ки ҳар яке маъноро аз дидгоҳи муайян баррасӣ мекунад, вучуд дорад: вобаста ба мансубияти воҳиди забон дар баҳшу қисматҳои забон; вобаста ба дараҷаи умумияти маъно; вобаста ба хусусияти шарҳи додашуда; вобаста ба навъи донише, ки барои шарҳи маъно истифода мешавад<sup>1</sup>.

Доир ба вижагиҳо ва нақши унсурҳои савтӣ, нағмаи ҳуруф (аллитератсия), имола, мавқеи фонемаҳо дар занчираи гуфтор, вижагиҳои фоносемантикий баъзе ҳарфҳои хатти арабии тоҷикӣ дар пажуҳишҳои А. Ҳасанзода, М. Саломов ва Ш. Кабиров мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар ин маврид танҳо доир ба методи қиёскунии маъной аз рӯйи ину он хусусият, яъне ин ё он овоз маъноеро, ки ҳангоми корбурд ифода мекунад,

<sup>1</sup> Мацидов, Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Ч.1. Луғатшиносӣ. –Душанбе: Деваштич, 2007. - 242 с.

сухан меронем. Масалан, фонемаҳои дохили калимаҳои тақлидӣ, ифодагари овозу садо ва калимаҳои такрор хусусияти семантикий хос доранд:

*Аз душмани дӯстру бипарҳез,  
Чун ҳезуми хушк, аз оташи тез.  
Кораши ба ҷадал чу бар наёяд,  
Хуши-хуши дари ҳила баргушояд<sup>1</sup>.*

Дар ин мисол калимаи хуши-хуши хусусияти тарзи рафтору кирдорро ифода кардааст.

Дар диссертатсия таъкид шудааст, ки маънои ҷумла *виртуалӣ* ва *актуалӣ* шуда метавонад. Дар ин ҳолат, ду маврид ба инобат гирифта мешавад.

Якум, маънои виртуалӣ дар мундариҷаи маънои як навъи ҷумлаҳои устувор, ки маъноҳои калимаҳои дохили он барои ифодаи мундариҷаи умумӣ саҳмгузоранд, дида мешавад. Дар ин гуна ҷумлаҳо маврид, ҳолат, вазъияти истеъмоли онҳо гуногун аст, аммо мундариҷаи умумии ҷумла тағиیر намеёбад. Масалан:

*Масале ёд дорам аз ёре,  
Кори ҳар мард нест ҳар коре<sup>2</sup>.*

Дуюм, дар ҷумлаҳои одӣ вобаста аст, ки дар қадом вазъият бо қадом мақсад ин ҷумла гуфта шудааст, дар маҷмуъ маънои виртуалии ҳамин ҷумла маҳсуб меёбад. Чунончи:

*Муҳолифи ту яке мӯр буд, море шуд,  
Баровард зи сар он мӯри баргашта думор.  
Мадеҳ замонаш аз ин бешу, рӯзгор мабар,  
Ки аждаҳо шавад, ар рӯзгор ёбад мор<sup>3</sup>.*

Дар ҷамъбасти зербоби мазкур ҳулоса мешавад, ки маъношиносии лингвистӣ дар маҷмуъ қолабсозии забонии (дар нақши ифода ва мундариҷа) олами воқеист ва симои забонии оламро нишон медиҳад.

Зербоби ҷоруми боби якум «**Ҷойгоҳи низоми маънои луғавӣ дар маъношиносии лингвистӣ**» унвон гирифта, дар он роҷеъ ба ҷойгоҳ ва мавқеи низоми маънои луғавӣ дар маъношиносии луғавӣ сухан меравад. Ҳусусан, тафсири маъно, ки аз ҷониби олимони машҳури даврони классикӣ, аз қабили Абунаси Форобӣ, Абуалӣ Сино, Носири Ҳусрав, Насириддини Тӯсӣ, Шамс Қайси Розӣ, Ҳоҷа Ҳасани Нисорӣ ва даврони муосир, ба мисли М. Қосимова, С. Ҳалимиён, Б. Камолиддинов, Ҳ. Маҷидов, Д. Ҳоҷаев ва дигарон анҷом дода шудааст, оварда мешавад. Метавон ба ҷунин ҳулоса омад, ки тафовуту монандии воҳидҳои низоми луғавӣ, нақши маъно дар ташаккул ва инкишофи ҷанбаҳои гуногуни забоншиносӣ, инчунин таъсири мутақобилаи онҳо дар муайянсозии хусусиятҳои маънӣ аён мегардад, ки дорои аҳаммияти басо қалони илмӣ аст.

<sup>1</sup> Ҳусайн Ваизи Кошифӣ. Анвори Суҳайлӣ. (аз рӯйи нусхай аввалияи самеъ, чопи акси Берлин, бо инзимоми фехристи ҳикоёт ва фарҳангӣ лугот, чопи саввум).-Техрон: Амири Кабир, 1362.- С.34

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, С.75

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо, С.115

**Боби дуюми** диссертатсия «**Ифодаи навъҳои маънои луғавӣ** дар «**Анвори Суҳайлӣ**» - и **Хусайн Воизи Кошифӣ** ном дошта, аз ду зербоб иборат аст.

Зербоби якуми он – «**Маънои луғавии денотативӣ – сигнификативӣ** дар «**Анвори Суҳайлӣ**» унвон гирифта, чор фаслро дар бар мегирад. *Фасли аввал*, маънои луғавии денотативӣ – сигнификативӣ ҳамчун навъи маънои луғавӣ, *фасли дуюм* – ҷузъи денотативӣ, *фасли сеюм* – ҷузъи сигнификативӣ, ва *фасли чорум*, таносуби ҷузъҳои денотативӣ – сигнификативӣ дар ифодаи ин навъи маънои луғавӣ ба риштаи таҳқиқ қашида шудаанд. Дар ин зербоб таъкид мегардад, ки дар истилоҳоти соҳаи забоншиносӣ қисми маънои калима, ки нишонаҳои мафҳумӣ дорад, маънои *ашёй-мантиқӣ* ё *денотативию сигнификативӣ* номида мешавад. Дар забоншиносӣ сабит гардидааст, ки маънои луғавӣ тавассути ду ҷиҳат: *забонӣ* ва *фарозабонӣ* муайян мегардад ва ҳамаи ин гуногунрангии маънои луғавиро ба вучуд меорад. Тавсифи маънои луғавӣ аз ду ҷиҳат муайян карда мешавад: *мундариҷавӣ ва соҳториву функционалиӣ*. Агар ҷиҳати мундариҷавӣ ба мафҳуми тааллуқдошта ишора кунад, ҷиҳати соҳториву функционалиӣ вобастагии мустаҳками забонии *қиёфаи овозӣ* ва мафҳумро ифода мекунад. Яъне маънои луғавии калима қиёфаи овозии онро бо шайъ ва ҳодисаҳо нишон медиҳад. Ҷиҳати соҳториву функционалиӣ баёнгари ахбори низоми дохилии маъно маҳсуб меёбад. Аз ин ҷо, ҷунин бармеояд, ки калимаҳо муносибатро ба шайъ ва падидай олами воқеӣ, мафҳум, майлу эҳсосот ва ба дигар калимаҳо мефаҳмонанд. Ба андешаи мо, калима ба ғайр аз ифода кардани номи ашё ифодагари маъно ва маъноҳост. Маъно қодир аст, ки ҳам ашё, ҳам падидай ва ҳам амалро ифода кунад.

Фарқи байни маънои денотативӣ ва сигнификативиро маъношиноси тоҷик Ж. Гулназарзода хеле хуб шарҳ дода, ҷунин мегӯяд: «Агар инъикоси маънои денотативӣ бештар ба ҳақиқати олами воқеӣ алоқаманд бошад, инъикоси маънои сигнификативӣ бо шуuri инсон ва мафҳум алоқаманд аст. Яъне, ҳангоми инъикоси маънои денотативӣ дар шуур падидай олами воқеӣ замина аст ва дар инъикоси маънои сигнификативӣ мафҳум»<sup>1</sup>. Муносибатҳои денотативию сигнификативиро дар ҳудуди асар ва доираи як марзи маънӣ дар нақша ҷунин тасвир кардан мумкин аст:

### **Нақшай 3. Муносибатҳои денотативию сигнификативӣ дар ҳудуди марзи маънои калимаи «ҷавоҳирот»**




<sup>1</sup> Гулназарова, Ж. Маънои денотативӣ-сигнификативии феъл дар «Хирадномаи Искандарӣ»-и Абдураҳмони Ҷомӣ // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филология. - 2019, №1. -С.8-13.

Тавре ки аз ин нақша бармеояд, сигнifikатхо ҳар денотатро шарҳ дода, ба онҳо маъни иловагӣ мебахшанд. Таҳлили мисолҳои дар зербоби мазкур овардашуда событ соҳт, ки ҷузъҳои денотативӣ ба шарофати тавсса ёфтанашон бо ҷузъҳои сигнifikативӣ тобишҳои маънии худро васеътар намудаанд.

Бояд таъкид намуд, ки дар забоншиносии тоҷик доир ба таносуби маъниҳои денотативию сигнifikативӣ таҳқиқоти илмӣ ҳанӯз ангуштшумор ҳастанд. Дар ин ҷода олимони мо саҳми боризи забоншинос М. Н. Қосимоваро, ҳусусан дар таҳлили навъҳои маъно ва ба гурӯҳҳои луғавию маъниӣ ва гурӯҳҳои маънииву мавзӯй чудо кардани калимаҳои забон, эътироф месозанд. Ин таносуб дар калимаҳои *сермаъно*, *ифодаҳои маҷозӣ* ва *фразеологизмҳо* бештар ба назар мерасад. Дар асари «Анвори Суҳайлӣ» нависанда бо мақсади тасвир кардани ҳолатҳои таъсирнок ва вазъи рӯҳии қаҳрамонон тамоми имконоти семантикийи калимаҳоро аз нигоҳи таносуб ва алоқаи маънии онҳо кор фармуда, барои ифода кардани маъниҳо дар як маврид калимаҳои *маҷозиро* истифода намудааст. Дар зербоби мазкур, инчунин, оварда шудааст, ки калимаҳои *нафрат*, *дил*, *хаим* ва *гайрат* мазмунан мушахҳас буда, вожаҳои ҳамроҳи онҳо ин мазмунро васеъ ва образнок гардондаанд. Аз ҷумла, ин масъала дар нақшай №4-и кори диссертационӣ чунин нишон дода шудааст:

**Нақшай 4. Маънии денотативӣ – сигнifikативӣ дар намунаи калимаи «доман»**



**Зербоби дуюми боби дуюми** диссертатсия «**Маънии прагматикӣ**» ном доршта, аз се фасл иборат аст. Дар зербоби мазкур маънии прагматикӣ зимни таҳлили фарҳангҳои соҳаи забоншиносӣ шарҳ дода шудааст. Аз ҷумла,

дар ин зербоб зикр мегардад, ки маъни ои прагматикӣ дар забоншиносии Ғарб аз солҳои сиоми қарни гузашта мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода шуд. Дар нимаи дуюми асри XX таҳқиқи мағҳуми прагматика дар илми забоншиносӣ идома ёфт, vale то ба ҳол маъни муайян ва мушаххаси он пурра дарк нагардида, дар доираи ин мағҳум мачмуи масъалаҳои марбут ба объект ва гӯянда, робитай онҳо вобаста ба ҳолати муошират баррасӣ мешавад.


Забоншиносии прагматикӣ дар замони шуравӣ дар доираи нутқи гӯянда ва воҳидҳои он, муносибати байни иштирокдорони муошират ва ҳолати он таҳқиқ шудааст. Забоншиносӣ рус Л. А. Новиков маъни ои прагматикӣ ва сигнификативро муқоиса карда, фарқияти онҳоро муайян кардааст. Ӯ зикр мекунад, ки маъни ои прагматикӣ аз сигнификативӣ чунин тафовут дорад: маъни ои прагматикӣ муносибатро нисбат ба ифодашаванда интиҳоб мекунад, яъне аз якчанд аломати маъни умумидошта якеро чудо карда мегирад<sup>1</sup>.

Маъни ои прагматикии қалимаҳо бештар дар муколама аён мегардад, зоро зимни муошират қалима тобишҳои гуногуни маънӣ дорад. Чунончи:

*Ва фарзанди ман, ки нури дидай ман аст, аз шарри он хираҷаш эмин монад<sup>2</sup>.* Дар ин мисол, қалимаи *фарзанд* маъни объективии худро ба маъни парадигматикии *нури дидай* иваз карда, ҳам тавсиф ёфтааст, ҳам муносибати гӯяндаро нисбат ба ашё ифода кардааст.

Дар доираи маъни ои прагматикӣ яке аз унсурҳои муҳимми ин маъно аломат мебошад, ки дар нақшай 5 ва 6-и диссертатсия тасвир ёфтааст:

### Нақшай 5. Аломат



### Нақшай 6. Вазифаи муоширатии забон



Ҳамин тавр, маъни ои прагматикии қалимаву ибораҳои асар вобаста ба гӯяндаи сухан, муносибати байни иштироккунандагони муошират тобишҳои гуногунро ба худ қабул кардааст ва бинобар бо паҳлӯҳои дигари илми забоншиносӣ марбут буданашон, бояд ҳатман дар доираи онҳо таҳлил гарданд.

*Дар фасли аввали зербоби дуюми* боби дуюми диссертатсия *маъни ои коннотативӣ* таҳлил шудааст. Аз ҷумла гуфта мешавад, ки дар забоншиносии тоҷик, гарчанд олимон ба ин мавзуъ даст зада бошанд ҳам (ниг. ба корҳои илмии М. Қосимова, Д. Ҳочаев, Ҳ. Мачидов, М. Саломов), ба таври муфассал истилоҳи мазкурро муҳаққиқ Ж. Гулназарзода таҳқиқ намудааст. Аз

<sup>1</sup> Новиков, Л.А. Семантика русского языка. – М., 1982. – 272 с.

<sup>2</sup> Ҳусайн Вонзи Кошифӣ. Анвори Суҳайлӣ. (аз рӯйи нусхай аввалии самеъ, чопи акси Берлин, бо инзимоми фехристи ҳикоёт ва фарҳанги лугот, чопи саввум). – Техрон: Амири Кабир, 1362.– С.105

чумла, ў дар хусуси маъни прагматикӣ чунин менигород: «Аз ин баррасиҳо метавон қазоват кард, ки ҳарчанд ба омӯзиши ин падида нисбатан дертар ва омехта бо дигар падидаҳои маъношиносӣ таваҷҷуҳ шудааст, дар як муддати кӯтоҳ ҳамчун як бахши алоҳида муаррифӣ гардидааст. Маъни прагматикӣ дар осори бадеӣ, ки дар он маъноҳои мағҳумӣ вобаста ба жанр, мақсад ва таҳайюли бадеӣ бештар аст, бо вижагии ба худ хос инъикос меёбад. Ҳатто одитарин вожае метавонад маъни прагматикии худро вобаста ба мавриди корбурд бо чилою обуранги тозае дар матн ё гуфтор намоён созад»<sup>1</sup>. Дар насрин бадеӣ маъни коннотативӣ тарзи ифодаи маҳсус дорад. Калимаҳои одитарин дар матн ва ё дар гуфтугӯ вобаста бо тарзи истеъмол ва муносибати гӯянда метавонанд ба тариқи нав чило диханд. Дар мисолҳои аз «Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Войзи Кошифӣ овардашуда хусусиятҳои фарқунандай маъни коннотативии калимаҳо равшан мегарданд ва онҳо дар ҷадвали 1-и диссертатсия бо мисолҳо оварда шудааст:

#### **Чадвали 1. Маънои денотативӣ – коннотативӣ**

Маъни денотатив	Маъни коннотатив	Мисолҳо аз “Анвори Суҳайлӣ”
Рӯбоҳ	шайтон, маккор фирибгар, нақибоз найрангсоз,	Дар он ҳаволӣ рӯбоҳе буд, ки дар фирибандагӣ шайтонро дарс ва ба найрангсозӣ ва нақибозӣ ба ҳама сабақ додӣ (с.109).
Харгӯши	тарсу, чаққон	Харгӯши аз ҳайбати ў ба ҷой хушк шуд ва оғози тазарруъ намуда, рӯйи ниёз бар замин молид (с.109).
Маймун	хирадманӣ, олимартаба	Дар миёни эшон яке буд маймун ном ба фазилати хирад ороста ва ба мазияти киёсат аз дигарон мумтоз гашта (с.308).
Шер	азимчусса, бадҳаим	Харгӯши соате таваққуъ кард, то вакти ҷошит бигзаши қуввати сабъии шер дар ҳаракат омад, аз ҳаим вуҷудаи дандон дар ҳам месуд (с.112).
Шоҳин	нерӯ, иродай қавӣ	Кабӯтарро аз пеши шоҳин даррабояд қуввати сабъе, ки дар ниҳоди шоҳин мутамаккин аст (с.120).
Гунчишк	хурд, назарногир	Ба торочи худ туркозӣ кунӣ, Чу гунчишк бошишву бозӣ кунӣ (с.141).
Мор	бадасл	Бадаспро чӣ гуна бояд кард тарбият, Кас дар даруни хона ҷаро мор парварад (с.120).
Каждум	бадкеш, бадандеиш	Бадандеиш ҳам дар сар, сар равад, Чу қаждум, ки то хона камтар равад (с.166).

*Фасли дуюм ба маънои эҳсосӣ* бахшида шудааст, ки он тавассути воситаҳои маҳсуси забонӣ, яъне эмотивҳо сурат мегирад. Онҳо дар нутқ ду вазифаро ичро мекунанд: *худифодакунӣ ва таъсиррасонии эҳсосӣ*. Худифодакуни эҳсосӣ вазифаи истифодабарии воҳидҳои забониро барои иброз кардани ҳаяҷон ичро мекунад. Таъсиррасонии эҳсосӣ бошад, ба мақсади прагматикии таъсир расондан ба қабулкунандай маълумот ва водор кардани вай барои ичро намудани коре ё хоҳише, дар ӯ бедор намудани эҳсосоти муайяне равона карда шудааст. Мисолҳои аз асар овардаамон собит месозанд, ки маънои эҳсосӣ бидуни маънои коннотативӣ вуҷуд дошта наметавонад.

<sup>1</sup> Гулназарова, Ж. Маъни денотативий-сигнификативий феъл дар «Хирадномаи Искандарӣ»-и Абдураҳмони Ҷомӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – 2019, №1. –С.181.

Ҳамин нуқта мавриди таваҷҷуҳи маҳсус аст, ки эҳсосоти мусбат ва манфии дар асар падидомада бидуни амалкарди фаъолонаи ҷузъи эҳсосӣ дар низоми семантикийи калима имкон надорад.

*Фасли сеюм ба маънои услубӣ* бахшида шудааст. Дар забоншиносии тоҷик низ доир ба мавзуи услубиёт ва ҷиҳатҳои маъноиву услубии калимаҳо як қатор корҳои илмӣ анҷом дода шудаанд. Ба услубиёт аксарияти пажуҳишҳои илмии забоншиноси мумтози тоҷик Б. Камолиддинов бахшида шудаанд, ки дар онҳо афкори ҷолибе дар ин ҳусус оварда шуда, ҷиҳати амалии корбурди калимаҳо дар асару мақолоти сершумори олим ба риштai таҳқиқи амиқу дақиқ қашида шудааст. Дар таҳқиқоти ҷудогонаи забоншиносон М. Қосимова, С. Ҳалимиён, Ҳ. Майдов, М. Саломиён, Ж. Гулназарзода, Р. Мирзоева, М. Анзорова, М. Ҳайдаров ва дигарон низ масъалаҳои мубрами услубшиносӣ матраҳ гардидаанд.

Калимасозӣ ва таркибсозии забони асарҳои бадеӣ, истифода бурдани ташбеху маҷозҳо, воҳидҳои фразеологӣ ба ҳайси воситаҳои услубӣ хизмат карда, матнро пуробуранг ва таваҷҷуҳи хонандагонро ба худ ҷалб месозанд. Масалан, дар «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ ибораву таркибҳои тозае ба назар мерасанд, ки услуби забони асарро ширину гуворо ва нотакрор мегардонанд, ба монанди: *тозиёнаи ҳикмат, баҳори олами ҳусн, борони эҳсон, ҷамани инсоғ, забони қалам, марқаби ҳаво, домани ақл, кунгураи қасри сипеҳр, маснади ишрат, ганҷи қаноат, бозори таваккал, хильати ҳиммат, дасти паймон, қадами вафо, дидай мурод, домани матлуб, шукуфаи мурод, болини осоиш, ҷавҳари нафс, гори ҳикмат, гиребони давлат, ҷавоҳири дуо, ҳорҷои ҷигардӯз, нӯшдоруи насиҳат, даргоҳи фалаки иштибоҳ, дидай фалак ва ғайра.* Мисолҳо:

*Чун ҷашмаши бар қабӯтар афтод, сӯзи савдои қабоб дуд аз дилаи баровард<sup>1</sup>.*

*Офтоби руҳсораи оташи ғайрат дар хирмани моҳ задӣ ва зулфи муҳикбораи дуд аз дили шаби сиёҳ баровардӣ<sup>2</sup>.*

Ҳамин тарик, истифода шудани ҳодисаҳои забонӣ дар насири бадеии адаб аз ҳусни баён ва фасоҳати забони осори ў шаҳодат медиҳад. Маълум мегардад, ки нависанда соҳиби услуби ҳоси худ буда, дар ҳар як ҷумла, калимаҳои одӣ метавонанд ба худ маънои услубӣ қасб кунанд.

**Боби сеюми** кори диссертационӣ «**Парадигматикаи луғавӣ ва маънӣ** дар «Анвори Суҳайлӣ» ном дорад. Боби мазкур аз панҷ зербоб иборат буда, қисми муҳимми таҳлилиро ташкил медиҳад.

Зербоби якуми боб «**Маъно ва маънодории калима** дар парадигматикаи луғавӣ» унвон гирифта, ба масъалаҳои баҳснок ва мубрами маъно ва маънодории калима дар доираи парадигматикаи луғавӣ бахшида шудааст. Дар илми забоншиносӣ маънои калимаи *paradeigma* (аз калимаи юнонӣ *paradeigma* — намуна, мисол гирифта шудааст) ба низоми шаклҳои гуногуни як калима далолат меқунад. Иваз шудани шаклҳои калима аз рӯйи

<sup>1</sup> Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Анвори Суҳайлӣ. (аз рӯйи нусхай аввалияи самеъ, чопи акси Берлин, бо инзимоми феҳристи ҳикоёт ва фарҳангӣ лугот, чопи саввум).— Техрон: Амири Кабир, 1362.— С. 46


<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, С. 315

категорияҳои грамматикиаш, ба мисли чинсият, шахсу шумора ва ғайра ба доираи мафхуми парадигма дохил мегардад. Аз ин хотир, тағиیر ёфтани қиёфаи калима аз рӯйи категорияҳои грамматикӣ, шаклу маънои воҳидҳои забонӣ тавассути парадигма зоҳир мешаванд. Аммо, маънои грамматикии калима тавассути ҷузъҳои алоҳидаи парадигма ифода мешавад. Чунончи: вожаҳои *гул*, *гулзор*, *гулистон*, *гулдор*, *гулдӯзӣ*, *гулам*, *гуланӣ* ва ғ. дар як парадигмаи маънӣ қарор доранд.

*Парадигматикаи луғавӣ* чунин воҳидҳои луғавиеро мавриди таҳлил қарор медиҳад, ки дорои муносибатҳои гуногуни байнӣ вожаҳо мебошанд. Масалан, баъзе калимаҳо аз ҷиҳати маъно гуногун бошанд, баъзеи дигарашон аз ҳам дур ва маъноҳои сеюми онҳо тамоман муқобил аст. Пас, парадигмаи воҳидҳои луғавии иборат аз муносибатҳои муродифӣ ё мутазодӣ маҳз мавриди таҳқиқи соҳаи парадигматика мебошад.

Дар зербоби *дуюми боб* – «**Марзи маънӣ дар низоми парадигматикаи луғавӣ**», таваҷҷӯҳи муаллиф ба масъалаҳои марзи маънӣ ва ҷойгоҳи он дар низоми парадигматикаи луғавӣ ҷалб гаштааст. Аз ҷумла, ў бар он ақида аст, ки марзи маънӣ алоқамандӣ ва вобастагии байнӣ унсурҳои воқеият, яъне ашёҳо, равандҳо, ҳусусиятҳоро дар бар мегирад, аз ин рӯ, лугати ин ҳиссаҳои нутқро низ инъикос менамояд. Ҳар як марзи маънӣ дорои ҳастаи худ, яъне мафхуми муайянे мебошад, ки бо калима ифода ёфта, дар истилоҳоти забоншиносӣ *архилексема* ё сарвожаи марз номида мешавад. Дар атрофи ин сарвожа калимаҳое муттаҳид мешаванд, ки марказ ва канораҳои марзро ташаккул медиҳанд. Масалан, дар атрофи сарвожаи *об* марзи маъноиे ҳосил мешавад, ки дар мавзуи «Обанборҳо» порчаҳои дар низоми маънӣ инъикосшавандай воқеиятро аз қабили *рӯд*, *наҳр*, *ҷӯйбор*, *саргаш*, *кӯл*, *дарё* ва ғ. муттаҳид месозад. Марзи маънӣ ҳамчун маҷмуи қалонтарини калимаҳо метавонад дар худ гурӯҳҳои луғавию маънӣ ва гурӯҳҳои мавзуиву маъноиро муттаҳид намояд. Дар ин марз калимаҳое, ки ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ мутааллиқанд, аз рӯйи нишонаҳои алоқа бо воқеият ва наздикии воқеаву ҳодисаҳои тавсифшавандаашон муттаҳид гаштаанд ва дар нақшаи 9-и диссертатсия чунин тасвир ёфтааст:

#### Нақшаи 9. Марзи парадигматикӣ (муносибатҳои ҳаста ва воҳидҳои он)



Инак, марзи маънай дорои чунин хусусиятҳост: марзи маъноиро ҳомилони забон табиатан мефаҳманд ва эҳсос мекунанд; марзи маънай мустақил аст ва ҳамчун зернизоми алоҳидаи забон амал мекунад; воҳидҳои марзи маънай байни ҳамдигар бо ин ё он муносибати маънай, ягон хусусияти умумӣ алоқаманд ҳастанд; ҳар як марзи маънай бо марзи маъноии дигар вобаста аст, ки дар натиҷа онҳо низоми умумии забонро ташкил медиҳанд; воҳидҳои марзи маънай – ҳаста, воҳидҳои луғавии ба ҳаста наздик ва воҳидҳои луғавии аз ҳаста дур (канорӣ) байни ҳамдигар таъсири мутақобила доранд; ду воҳиди охир ҳастаро пурра карда, шарҳу эзоҳ медиҳанд ва аз бисёр ҷиҳат, аз ҳолату вазъиятҳои фарозабонӣ, яъне воқеяти атроф, ҳолати рӯҳии гӯянда, таассуроту тасаввуроти онҳо вобастагӣ доранд ва ф.

*Зербоби сеюми боби сеюм* - «Гипонимия дар «Анвори Суҳайлӣ», ки дар забоншиносии тоҷик камтар матраҳ шудааст, мавриди таҳқиқ қарор дода шуд.

Асари «Анвори Суҳайлӣ» таркиби луғавии ниҳоят ғанӣ ва рангоранг дорад. Забони асар услубан хоси замони ниғориши он буда, дорои қалимаҳои аслан тоҷикӣ ва иқтибосӣ, серистеъмол ва қамистеъмол, маънои аслӣ ва маҷозидошта ва гайра мебошад. Муаллиф дар асар аз ҳодисаҳои забонии муродиф ва мутазодшавии вожаҳо, ҳамгунии онҳо фаровон истифода бурдааст. Вобаста ба ин, дар ин қисмати диссерватсия қалимаҳои асар аз рӯйи маъно ба 14 гурӯҳи луғавию маънай (ГЛМ) тасниф шудаанд:

**1. Қалимаҳои мансуби номи узвҳои бадан:** *даст* (292), *дил* (846), *чаиш* (215), *дода* (301), *сар* (208), *абрӯ* (13), *руҳсора* (2), *гардан* (30), *дандон* (15), *сина* (40), *пой* (170)...;

**2. Қалимаҳои мансуб ба ҳешутаборӣ:** *надар* (65), *модар* (73), *дуҳтар* (55), *писар* (32), *бародар* (61), *ҳоҳар* (8), *навасаарӯс* (4), *аму* (2), *хола* (2), *бобо* (1) ...

**3. Қалимаҳои мансуб ба ҳӯрокворӣ ва нӯшокӣ:** *об* (117), *нон* (16), *шароб* (16), *ҳалво* (12), *набот* (10) ...;

**4. Қалимаҳои мансуб ба вазифа, ҷоҳу манзалат, қасбу кор:** *шиҳ* (257), *подиоҳ* (307), *малик* (596), *вазир* (97), *мир* (18), *амир* (6), *султон* (59) ...;

**5. Қалимаҳои мансуб ба ҳайвоноту паронда, ҳашароту ҳазандоҳо:** *тӯмӯтӣ* (19), *карғас* (1), *кабӯтар* (41), *зөг* (118), *мурғ* (124), *кабк* (43), *булбул* (22) ...;

**6. Қалимаҳои мансуб ба дараҳту бутта, гулу гиёҳ, мева, полезӣ:** *дараҳт* (123), *бед* (4), *гул* (207), *бутта* (1), *гиёҳ* (15), *барғ* (79), (10), *лола* (7), *садбарғ* (1), *ёсуман* (2), *наргис* (11); *найшакар* (6), *ангур* (2), *себ* (4), *анор* (1), *харбуза* (1), *бодом* (2); *галла* (8), *гандум* (5), *ҷав* (4), *арзан* (1);) ...

**7. Қалимаҳои мансуби мағҳумҳои манзил, сару либос, рӯзгордорӣ, майшӣ:** *хона* (205), *манзил* (105), *кулба* (18), *ҳуҷра* (9), *боғ* (12), *девор* (24) ...;

**8. Қалимаҳои мансуб ба ҳодисаҳои табиат:** *соиҷа* (8), *абр* (28), *жола* (3), *борон* (21), *барқ* (15)...;

**9. Қалимаҳои мансуб ба аломату хусусият:** *бевафо* (40), *хунхор* (18), *бадкирдор* (16), *нозанин* (13), *дилозор* (13), *зебо* (31), *ноком* (14) ...;

**10. Қалимаҳои мансуб ба навъи филизот, сангҳои қиматбаҳо:** *сими зар* (5), *зар* (78), *оҳан* (11) ...;

**11. Калимаҳои мансуб ба сайёраҳо ва ҷирмҳои осмонӣ:** Замин (66), Офтоб (93), Моҳ (32), Мирриҳ (3), ахтар (10), бурҷ (8) ...;

**12. Калимаҳои мансуби истилоҳоти ҳарбӣ:** тег (66), шамишер (40), камон (14), тир (9), найза (9), ханҷар (10) ...;

**13. Калимаҳои мансуб ба макон:** шаҳр (147), замин (96), биёбон (39), дашт (14), мулк (38), кишвар (9), диёр (29), дех (13), макон (13), мамлакат (56) ...;

**14. Калимаҳои мансуби замон:** шаб (88), рӯз (211), қадим (36), ҳафта (3), сол (39), саҳар (15), субҳ (50), пагоҳ (2), фардо (29) бомдод (9), пешин (6)

Ҳамин тариқ, дар зербоби сеюми боби мазкур ошкор карда шуд, ки калимаи ифодакунандай мағҳуми умумии ҷинсӣ – гипероним бо калимаҳои ифодакунандай ҷузъиёти ин мағҳум – гипонимҳо алоқаманд мешавад ва онҳоро дар гирди худ муттаҳид карда, дорои маъноҳои иловагӣ мегарданд.


Зербоби чоруми боб «Меронимия (ҷузъвожагӣ) ва воҳидвожагӣ дар «Анвори Суҳайлӣ» унвон гирифтааст. Дар он зикр мегардад, ки истилоҳи мероним ва меронимия барои илми забоншиносии тоҷик нав ва таҳқиқнашуда мебошад. Мероним аз вожаи юнонии (мерон) ва (онима) гирифта шуда, маънояш қисм ва ном мебошад. Дар соҳаи забоншиносӣ ин истилоҳ ҳамчун муносибати маъноии мағҳумҳое фаҳмида мешавад, ки дар он як мағҳум қисми таркибии мағҳуми дигарро ифода менамояд. Номи дигари мероним бо калимаи *partonim* (дар забони англисӣ *part* қисм аст) ифода ёфтааст. Мавзуи меронимия дар адабиёти илмӣ ва таҳқиқиоти олимони *Fарб* ба таври муфассал баррасӣ шудааст. Бо мағҳум ва истилоҳи мероним ва холоним дар корҳои М. Линн, Ч. Лайонз, В. Круз, Ч. И. Сайд ва дигарон дучор омада мумукин аст. Мағҳуми меронимия дар корҳои муҳаққиқони муосири *рус ва белорус* Э. В. Кузнетсова, З. А. Харитончик, Н. В. Курбаленко, Е. А. Гирко, Н. В. Кузменко, Д. А. Колодко ва дигарон матраҳ гардидааст.

Ба падидай маъноии меронимия олимони тоҷик дар қарнҳои миёна дикқати зиёд додаанд. Масалан, олими шинохтаи муосири тоҷик Д.Хочаев доир ба ақидаи Насириддини Тӯсӣ дар ҳусуси *исмҳои кулл ва ҷузъ* чунин овардааст: «Далолати калима ба маъно, аз назари Насируддини Тӯсӣ, се хел мешавад: далолати мутобиқа, ки мисолаш калимаи *мардум* аст ва зимни ин калима «ҳайвони нотиқ» фаҳмида мешавад; дувум, далолати тазаммун, ки худи «ҳайвон» мебошад; савум, далолати маънии «илтизом» (лозим), яъне он маъни, ки дар назар дошта мешавад. Масалан, зимни калимаи *дарозгӯи «ҳар»* фаҳмида мешавад. Аз ин се навъи далолати калима ба маънӣ далолати мутобиқа маънои асосии калима буда, маъноҳои дигар иловагӣ ё муштараканд»<sup>1</sup>. Дар забоншиносии ватаний истилоҳоти мероним ва холоним ҳанӯз бо таҳқиқи васеъ фаро гирифта нашудааст. Забоншиносони тоҷик ҳусусиятҳои маъноии мероним ва холонимҳоро зимни таҳлилу таҳқиқи *исмҳои кулл ва ҷузъ* муайян кардаанд. Дар ин қисмат зимни омӯзиши асари

<sup>1</sup> Хочаев, Д. Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои X-XVI / Д. Хочаев. – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2013. – С.44

«Анвори Сүхайлӣ» ҷузъвожагӣ ва воҳидвожагӣ дар нақшай 11 ва ҷадвали 2-и диссертатсия муайян карда шудаанд.

### Нақшай 11. Ҷузъвожагӣ – навъҳои маънои зарурӣ ва иловагӣ



### Ҷадвали 2. Ҳодисаи забонии ҷузъвожагӣ дар «Анвори Сүхайлӣ»

<i>Ашёи сода (холоним) ва ҷузъҳои (меронимҳои) камшумори он</i>	<i>Калимаҳои ГЛМ ва ҷузъҳояшон</i>	<i>Партоним ва холоним</i>	<i>Асар ва қисми соҳтории он</i>
<i>Шамшер – гилоф</i>	<i>Гул – сафҳа, шероза, барг, оби гул, шоҳ</i>	<i>Қаср – кунгура, қубба</i>	<i>Қитоб – варақ, ҳат, боб, зербоб</i>
	<i>Фалак – наҷм, нур, ошён, давр, хинг</i>	<i>Хона – дар, девор, парда, гилем, сақф, ошёна</i>	<i>Шеър – мисраъ, байт, ғазал, достон, қитъа</i>
	<i>Оташ – шуъла, забона, барқ, бод</i>	<i>Дараҳт – реша, тана, барг</i>	<i>Ҳикоят – хулоса, муқаддима, ривоят, нақл</i>

Боз як истилоҳе, ки дар зербоби мазкур корбаст шудааст, *воҳидвожагӣ* мебошад. Истилоҳи мазкур барои забоншиносии тоҷик нав аст. Маъношинос Ж. Гулназарзода онро дар яке аз мақолаҳои худ ба нуқтаи назари Куруши Сафавӣ истинод оварда, чунин тавсиф медиҳад: «Воҳидвожагӣ истилоҳе аст, ки метавон барои ишора ба навъи робитаи мағҳумӣ миёни ду вожае ба назар гирифт, ки яке ба мусобехи воҳиди шумориш барои вожаи дигар ба кор меравад»<sup>1</sup>. Дар натиҷаи таҳлили мисолҳои зерин аз асари «Анвори Сүхайлӣ» ба натоиҷи мушахҳас ноил гардиDEM:

*Малик ҷоме, ки дер маркаш дошт, берун оварда, ба зери кӯҳ ронд ва он об, ки қатра-қатра мечакид, дар он ҷом ҷамъ кард* (195, с.368);

*То расида ба лабам ҷуръае аз sogari айш,*

*Мезанад дасти ҷафо ҷоми муродам бар санг* (195, с.306).

<sup>1</sup> Гулназарова, Ж. Равобити мағҳумии вожагони забон // Масъалаҳои мубрами забони адабии тоҷик. – Душанбе: Пойтаҳт, 2017. – С. 303.

Дар мисолҳои фавқ калимаҳои *чом* ва *согар* бо калимаи *об* ва калимаи *об* бо калимаи *қатра* дар маънои асосиаш робитай маънои воҳидвожагӣ доранд, ки ин ба таносуби маъной бо калимаи *қатра* далолат меқунад. Ба калимаҳои *ҷуръа* ва *согар* вожаҳои *роҳат*, *шодмонӣ* ва *айши* маънои иловагӣ медиҳанд.

Ҳамин тавр, дар низоми маънои забони тоҷикӣ ҳодисаҳои гиперогипонимия (Котсова), холонимия ва меронимия (Колодко, Русина), узввожагӣ, аъзовожагӣ ва воҳидвожагӣ (Ж. Гулназарзода) роиҷ ҳастанд ва дар асари мавриди таҳқиқ ба назар расиданд.

Зербоби панҷуми боби сеюм «Мутобиқати зидмаъной дар «Анвори Суҳайлӣ» ном дорад. Дар он қайд мегардад, ки ҳодисаи мутазодшавӣ ва мутобиқати зидмаъной дар забоншиносии хориҷӣ ба таври амиқу дақиқ таҳлил гардидааст. Ба ин мавзӯъ олимони зиёди *Гарб*, аз қабили Ф. Соссюр, Ҷ. Лайонз, Ш. Балли ва дигарон таваҷҷуҳ кардаанд. Дар адабиёти илмии соҳаи забоншиносии *муосири рус* одатан антоним гуфта «ҷуфтӣ калимаҳои аз ҷиҳати семантиқи муқобил»<sup>1</sup> ё «калимаҳо, ки маънои муқобил доранд» (ЛЭС 182, с.120) ва ё «калимаҳо бо маънои нисбат ба якдигар муқобил»: *доверие – недоверие, накопитель – расточитель, сжимать – разжимать, утверждительно – отрицательно, да – нет*<sup>2</sup> (ЛЭС 182, с.72-73) фаҳмида мешавад. Дар забоншиносии *ватани* ба мавзуи муқобилмаъной ё тақбули маънои калимаҳо забоншиносони даврони классикӣ ва олимони шинохтаи муосир, ба монанди Б. Камолиддинов, М. Муҳаммадиев, М. Қосимова, Ҳ. Талбакова, Ҳ. Маҷидов, Д. Ҳоҷаев зимни таҳқиқи ҷиҳатҳои гуногунии грамматикии вожаҳои забони тоҷикӣ даст задаанд. Бояд тазаккур дод, ки мутобиқати зидмаъной дар асари адиб хеле моҳирона корбаст шудааст, масалан:

*Марди зоҳидро ба истимиои ин суханон сари ришишти ҷанги шавҳар ва зан ба ҷанг афтод*<sup>3</sup> (195, с.99);

*Фурсат нигоҳ дошта ва шаробҳои гарон бар ошиқу маъшуқ паймуда*<sup>4</sup> (195, с.95);

Ҳамин тарик, дар диссертасия зимни таҳлили асари адиб шаш наъви тақбули маънои “Тақбули мударриҷ” (градуалӣ), “Тақбули мукаммал” ё комплиментарӣ, “Тақбули дусӯя” (симметрӣ), “Тақбули ҷиҳатӣ” (директивӣ), “Тақбули вожагонӣ” ва “Тақбули зимни” (коннотативӣ) дар пайравии таснифот ё гурӯҳбандии пешниҳоднамудаи олими эронӣ Куруши Сафавӣ ва маъношиноси тоҷик Ж. Гулназарзода муайян карда шудааст.

<sup>1</sup> Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е, стереотипное. - М.: «Советская энциклопедия», 1969. – С.122.

<sup>2</sup> Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С.72-73

<sup>3</sup> Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Анвори Суҳайлӣ. (аз рӯйи нусхаи аввалияи самеъ, чопи акси Берлин, бо инзимоми фехристи ҳикоёт ва фарҳанги лугот, чопи саввум).-Техрон: Амири Кабир, 1362. – С.99

<sup>4</sup> Ҳамон ҷо, С.95

## ХУЛОСА

Аз таҳқиқоти диссертационии худ, ки «Таҳлили навъҳои маънои луғавӣ дар маъношиносӣ» дар асоси маводи асари машҳури асри XV «Анвори Суҳайлӣ» унвон гирифтааст, ба чунин хулоса омадем:

1. Маъношиносии лингвистӣ монандӣ ва тафовутҳои шаклу маъно дорад ва муносибати байни вазифаҳои маъносози забонро нишон медиҳад.

Соҳаи маъношиносии лингвистӣ вазифаҳои муайян кардани аломатҳо, мазмун, маъно ва намудҳои иттилоотро дар бар мегирад. Барои ин, дар байни намудҳои иттилоот маҳдуд ва чудо кардани маънои забонӣ аз навъҳои дигари иттилоот зарур аст, чунки танҳо ба шарофати ин гуна таҳқиқот аз рӯйи таснифи шаклу маънои калимаҳо, категорияҳои грамматикии маъно ва шакл, маъноҳо ва вазифаҳои грамматикӣ муюссар мегардад.

2. Мавқеи маъношиносии лингвистӣ дар бахшҳои гуногуни илми забоншиносӣ хеле бориз аст. Ҳангоми таҳлил муайян гардид, ки забон ҳамчун низом ду самт: шакл ва мундариҷаро фаро мегирад. Онҳо якдигарро пурра намуда, хусусияти мухобиротии забонро муайян месозанд. Мундариҷа дорои маъно ва мавқеи хосса аст ва ифодагари ғановату зебогии забон аст.

3. Маъно аз ҷиҳати мундариҷа виртуалӣ ва актуалӣ буда, маънои виртуалӣ, аз як тараф, умумияти маънои ҳамон калима аст ва умумитарин дар байни дигар навъҳои маъно аст. Ин намуди маъно метавонад дар айни замон дорои имкониятҳои зиёд ва маҳдуд бошад, зоро маънои актуалии мағҳумҳои забон бо дараҷаи минималии умумияти мухобирот вобастагӣ дошта, маънои виртуалӣ бошад, бо дараҷаи максималии он марбут аст. Ҳар ду навъи маъно алоқаи мустаҳкам доранд ва маънои виртуалӣ аз маънои актуалӣ мушаххас мегардаду дар асоси маънои актуалӣ ташаккул меёбад. Ғайр аз ин, маънои виртуалӣ барои маънои актуалӣ ҳамчун таҳқурсӣ хизмат мекунад.

4. Луғат ба мисли қабатҳои дигари забон низом аст, яъне маҷмуи унсурҳое мебошад, ки дар муносибати қонунӣ қарор дошта, маҷмуи бутунеро ташкил медиҳад. Калимаҳои забон бо ҳам муносибатҳои монандӣ (муродифот), айният (ҳамгуншавӣ), муқобилият (мутазодҳо) ва ғайра доранд. Калима ҳамчун воҳиди забон дорои шаклу мазмун ва маъно аст.

*Сема* – қисми таркибии хурдтарини маънои луғавии калима мебошад. Он ҷузъи маъноиест, ки нишонаи фарқунандаи денотати калима (ашё, ҳодиса, раванд)-ро нишон дода, барои фарқ кардани маънои калимаҳо истифода мешавад.

5. Дар илми забоншиносӣ маънои луғавии калима ва мавқеи он дар низоми луғавӣ ба таври амиқу дақиқ таҳлил шудааст. Таҳқиқоти забоншиносони муосир сабит намудаанд, ки дар илми семантика нақши калима ниҳоят муҳим аст ва маънои луғавии калима низ дар низоми маъноии забонӣ мавқеи бориз дорад. Таҳқиқи ҳамаҷонибаи калима ва маънои луғавии он дар раванди дарки ягонагӣ ва бутунии низоми забон бо зернизорӣ мусоидат мекунад. Аз осори илмии ба ин мавзуъ бахшидаи олимони забоншиносӣ давраи классикӣ ва муосир маълум мегардад, ки онҳо барои мушаххас намудани шабоҳату тафриқаи байни воҳидҳои низоми луғавӣ,

ошкор намудани мақом ва чойгоҳи маънои луғавӣ дар инкишофи ҷиҳатҳои гуногуни забони тоҷикӣ ва таъсири мутақобилаи байнӣ воҳидҳои луғавии он саҳми калон гузоштаанд.

6. Яке аз навъҳои хеле муҳимми маъно дар илми маъношиносӣ ин маънои денотативӣ мебошад, ки бо маъноҳои дигар алоқаи мустаҳкам дорад. Ин маъно ҳангоми ба гурӯҳҳои мавзуиву маънӣ ҷудо кардани қалимаҳои асари мавриди таҳқиқамон дар намунаҳои сершумор пайдо гардид. Таҳқиқи ҷумлаҳои асар сабит соҳт, ки денотатҳо дар соҳтани маънои маҷозӣ низ иштирок мекунанд;

7. Дар забоншиносии мусосир бо истилоҳи маънои сигнификативӣ мағҳуме фаҳмида мешавад, ки ҳусусияти денотати муайянро дар тафаккури инсон инъикос мекунад, чунки денотатҳо одатан маънои гуногунро ифода мекунанд. Ҷузъи сигнификативӣ маънои умумии денотативро шарҳ дода пурра мегардонад. Муаллиф метавонад яке аз аломатҳои барҷастаи ашё ё ҳодисаро мувоғиқи завқи худ таъкид намояд. Ба адиб мұяссар гаштааст, ки ҷузъҳои сигнификативро эҷодкорона дар асари худ кор фармуда, фикрашро ҷолибу рангин намояд.

8. Аён гардад, ки барои равшан соҳтани таносуби маънои байнӣ денотатҳое, ки дар дохили гурӯҳҳои луғавию маънӣ (ГЛМ) қарор доранд, номи ашё, сифату аломат, баъзе шумораҳо ва гурӯҳҳои дигар маънои сигнификативӣ мавқеи калонро ишғол мекунанд. Дар раванди ифода намудани сермаънӣ, маъноҳои маҷозӣ ва фразеологизмҳо ҷузъи сигнификативӣ хеле фаъол аст. Дар зербоби мазкур таъсири мутақобила ва таносуби маънои байнӣ денотатҳо ва сигнификатҳои онҳо равшан гардид.

9. Маълум гардид, ки маънои прагматикии вожаҳо бо сухани гӯянда алоқаманд мебошад. Ҷумлаҳои асар аз алоқаманд будани маънои прагматикии қалимаҳо бо суханони гӯянда ва муюширати қаҳрамонон шаҳодат медиҳанд.

10. Сабит гардид, ки маънои коннотацисионии қалимаҳои асари таҳқиқшаванда ба доираи маънои прагматикии қалима дохил мешавад. Маънои коннотацисиониро воситаҳои интиҳобкардаи муаллиф нишон дода метавонанд, зоро муносабати муаллифро ба воқеяти объективӣ тавассути алоқаи байнӣ маънои асосӣ ва маънои иловагии қалимаҳо дарк кардан мумкин аст.

11. Маънои эҳсосӣ низ ба доираи омӯзиши маънои прагматикӣ дохил мешавад. Ин маъно ҳамчун ҳусусияти дохилии забон барои инъикос кардани эҳсосоти қаҳрамонони асар истифода мешавад. Аз таҳлили ҷумлаҳои асар аён гашт, ки маъноҳои эҳсосӣ ва коннотативӣ бо ҳам алоқаи зич дошта, ифода намудани эҳсосоти одамон тавассути корбурди ҷузъи маънои эҳсосотидошта дар низоми семантикийи қалима мұяссар мегардад.

12. Таҳқиқи маънои услубии таркиби луғавии асари мавриди баррасиамон маълум кард, ки дар насли бадеии адиб корбурди ҳодисаҳои забонӣ ба афзуншавии ҳусни баён ва фасоҳати забони асар мусоидат намудааст.

Нависанда сабки хоси бадей дошта, дар ифода намудани фикри худ усулҳои луғавию маъноии ибора ва таркибсозиро фаъолона истифода мебарад.

13. Дар забоншиносии муосир истилоҳи маъно ва маънодории калима роиҷ аст, ки мо онро дар доираи парадигматикаи луғавӣ баррасӣ намудем. Маълум шуд, ки мафҳуми парадигма аломату нишонаҳои алоқамандкунандаи калимаҳоро маҳдуд месозад. Собит гашт, ки таркиби луғавии асар дорои парадигмаи фаъол, серистеъмол ва пуробуранг аст. Ин хусусиятҳои забони асар умумият ва фарқияти маънои воҳидҳои луғавии асарро равшану возех нишон медиҳанд.

14. Таҳлил нишон дод, ки марзи маънӣ дорои ҳаста, воҳидҳои луғавии ба ҳаста наздик ва воҳидҳои луғавии аз ҳаста дур, яъне канорӣ буда, онҳо бо яқдигар дар таъсири мутақобила ҳастанд. Ҳангоми таҳлил ва омӯзиши калимаҳои як маънои умумидошта ва ба ҳам алоқаманд мафҳуми марзи маънӣ ба вучуд меояд. Ин мафҳум калимаҳои сермаъно, якмаъно ва воҳидҳоеро, ки бо маънои алоҳидаи худ мутааллиқи калимаи сермаъно ҳастанд, дар бар мегирад. Мафҳуми марзи маънӣ дорои хусусияти инъикос кардан, яъне шарҳу эзоҳ додани муносибати байни маънои калимаҳо дар низоми маъноҳои луғавӣ мебошад.

15. Мафҳуми барои забоншиносии ватанӣ нисбатан нав гипонимия мебошад. Ин ҳодисаи забонӣ дар асар барои ифода кардани хусусияти маъноии вожаҳо аз рӯйи нишона, макони қарор доштан, вожаҳои мансуб ба онҳо ва аз рӯйи гурӯҳҳои луғавию маънӣ (ГЛМ) тасниф намудани ин вожаҳо истифода шудааст. Дар ҳудуди гипонимия, инчунин таносуби маънӣ равшан мегардад, ки он аз васеъшавии маънои умумии мафҳумҳо вобаста аст. Гипероним, ки калимаи ифодакунандаи мафҳуми умумии чинсӣ аст, бо гипоним, яъне калимаи ифодакунандаи ҷузъиёти ин мафҳум марбут буда, онро ба худ тобеъ мекунад ва маънои иловагӣ пайдо мекунад. Дар навбати худ, гипонимҳо метавонанд нисбат ба калимаи дигар гипероним шаванд. Ҳодисаҳои меронимия, полисемия ва антонимия ба доираи гипонимияи маънӣ дохил мешаванд.

16. Дар диссертатсия ҳодисаҳои забонии ҷузъвожагӣ (меронимия), uzziвожагӣ (аъзовожагӣ) ва воҳидвожагӣ таҳлилу баррасӣ шуданд. Маълум гашт, ки аз тарафи забоншиносони Ғарб ва Россия таснифоти муфассали меронимҳо гузаронида шудааст. Дар илми забоншиносии ниёгонамон низ исмҳои қулл ва ҷузъ, ки яке аз шохаҳои ҷузъвожагӣ мебошанд, муфассал таҳқиқ шудаанд. Аз таҳлили ҷумлаҳои асар чунин бармеояд, ки ҷузъвожаҳо ва воҳидвожаҳои он маънои зарурӣ ва маънои иловагӣ доранд. Дар натиҷаи алоқамандии маъноии мафҳумҳо ҳодисаи воҳидвожагӣ пайдо мегардад ва дар доираи он воҳидшумурҳо ба вазифаи воҳидвожаҳо меоянд. Таносуби маъноии воҳидвожаҳо дар баъзе ҳолатҳо ҳангоми ба доираи маъноии онҳо дохил шудани маъноҳои иловагӣ ба вучуд меояд.

17. Истилоҳи мутобиқати зидмаънӣ низ барои забоншиносии тоҷик нисбатан нав буда, ин ҳодисаи забонӣ дар асар вобаста ба дидгоҳи адиб мавқеи хос дорад. Муаллифи асари “Анвори Суҳайлӣ” навъҳои сода ва мураккаби

чуфтҳои мутазодиро хеле моҳирона корбаст намудааст ва онҳо бо маънои иловагии худ мазмуни асарро барои хонанда нишонрас кардаанд. Инчунин, мутобиқати зидмаъной тавсифи хислатҳои қаҳрамонону хусусияти ашёро равшану возех ифода намудааст.

## **ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ:**

1. Дар забоншиносӣ маъношиносии лингвистӣ чун забоншиносии компьютерӣ, забоншиносии равонӣ, забоншиносии иҷтимоӣ нисбатан нав пайдо шуда бошад ҳам, бояд мавқеи худро устувор намояд. Дар ин росто, бояд пажуҳишҳои илмӣ вобаста ба маъношиносии лингвистӣ ва баҳшҳои он - маъношиносии луғавӣ ва маъношиносии грамматикӣ рӯйи кор оянд, то масъалаҳои актуалии ин илмро баррасӣ намоянд.

2. Беҳтарин таҳқиқоти маъношиносони машҳури ҷаҳон оид ба илми маъношиносӣ мавриди омӯзиш ва тарҷума қарор гирифта, дар ин замина бо такя ба осори пурғановати донишмандони классики тоҷик илми маъношиносии тоҷик густариш дода шавад.

3. Маъношиносии луғавӣ ҳамчун зинаи аввал ва меҳварии маъношиносии лингвистӣ барои шарҳу тафсири ҳамаи воҳидҳои забон заминаи асосӣ маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, лозим аст, вижагиҳои маънои луғавӣ ва навъҳои он дар намунаи воҳидҳои забон мушаххасан баррасӣ шаванд.

4. Омӯзиш, таҳлил ва таҳқиқи вижагиҳои навъҳои маъноҳои луғавӣ ва грамматикӣ дар намунаи асар ё осори шоибу нависандагон паҳлӯҳои гуногуни хусусияти ин наවъи маъноҳоро ошкор ва муайян мекунад.

5. Бояд фарҳанг ё луғатномаи истилоҳоти маъношиносии лингвистӣ барои дастрас ва осон гардидани маълумот доир ба маъношиносӣ таҳия гардад.

6. Дар заминаи пажуҳиш вобаста ба таҳлили маънӣ луғатҳои тафсириӣ, басомад, фарҳанги осори шоирону нависандагон таҳия гарданд.

## **НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ:**

### **I. Нашри мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

- [1-М]. Азимова, С. Н. Ҷойгоҳи маъно дар маъношиносии лингвистӣ / С. Н. Азимова // Паёми Донишкадаи забонҳо (силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих). – Душанбе, 2022. - №4 (48). – С.113-119. ISSN 2226-9355
- [2-М]. Азимова, С. Н. Тобишҳои маъноии вожаҳои соматикӣ дар «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ / С. Н. Азимова // Паёми Донишгоҳи забонҳо (силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих). – Душанбе, 2023. - №1 (49). – С.34-44. ISSN 2226-9355
- [3-М]. Азимова, С. Н. Гипонимия дар «Анвори Суҳайлӣ» / С. Н. Азимова // Паёми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. – 2023. - №3/32. - С. 28-41. ISSN 2616-5216
- [4-М]. Гулназарзода, Ж. Б., Азимова С. Н. Хелҳои маънои прагматикӣ дар «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ / Ж. Б. Гулназарзода, С. Н. Азимова // Паёми Донишгоҳи забонҳо (силсилаи илмҳои филология, педагогика ва таърих). – Душанбе, 2023. - №2 (50). – С.5-11. ISSN 2226-9355
- [5-М]. Азимова, С. Н. Мутобиқати зидмаънӣ дар «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ / С. Н. Азимова // Паёми Донишгоҳи забонҳо (силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих). – Душанбе, 2023. - №1 (49). – С.34-44. ISSN 2226-9355

### **II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ чопшуда:**

- [6-М]. Азимова, С. Н. Феълҳои таркибии номӣ (дар мисоли эҷодиёти Ҳ.В. Кошифӣ ва Сотим Улуғзода) / С. Н. Азимова // Конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Сиёсати давлатии забон дар даврони истиқлол» (бахшида ба рӯзи забон). Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ. – Душанбе, 2021. – С.59-63.
- [7-М]. Азимова, С. Н. Навъҳои маънои луғавӣ дар маъношиносӣ / С. Н. Азимова // Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Актуальные проблемы антропосцентристической лингвистики» бахшида ба 60-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор Искандаров Шарифхон Мадалиевич дар Донишгоҳи давлатии Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон – 02.05.2023. – Фарғона, 2023. – С173-179.

**АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ  
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

*На правах рукописи*

УДК: 809.155.0

ББК: 81.2 Тоҷ

А-37

**АЗИМОВА САЙЁРА НАЗРИЕВНА**

**ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ В  
СЕМАСИОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ «АНВОРИ СУХАЙЛИ» ХУСАЙНА  
ВОИЗА КОШИФИ)**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук  
по специальности 10.02.19 – Теория языка

**Душанбе – 2024**

Диссертация выполнена на кафедре таджикского языка и делопроизводства Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.

**Научный руководитель:**

**Гулназарзода Жилло Бури** - доктор филологических наук, профессор, ректор Таджикского международного университета иностранных языков им. Сотима Улугзаде

**Официальные оппоненты:**

**Низомова Санобар Фахриевна** - доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой таджикского языка Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибн Сино

**Табаров Хайрулло Назарович** - кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского языка Российско-Таджикского (Славянского) университета

**Ведущее учреждение:**


Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни

Защита диссертации состоится «06» апреля 2024 г., в 13.00 часов на заседании Диссертационного совета 6D.KOA-036 при Таджикском международном университете иностранных языков им. Сотима Улугзаде (734019, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6).

С содержанием диссертации можно ознакомиться в научной библиотеке Таджикского международного университета иностранных языков им. Сотима Улугзада (734019, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6) и на сайте [www.ddzt.tj](http://www.ddzt.tj).

Автореферат разослан «\_\_\_\_\_» 2024 г.

**Ученый секретарь Диссертационного совета,  
кандидат филологических наук, доцент**



**Хасанова Ш.Р.**

## **Введение**

Диссертационная работа посвящается одной из наименее исследованных тем таджикской лингвистики, то есть изучению видов лексического значения в семасиологии на примере знаменитого произведения средневекового периода «Анвори Сухайли» (Свет Сухейля - название звезды – прим. С. А.) Хусайна Воиза Кошифи.

**Актуальность темы исследования.** Значение и необходимость завершения такого исследования определяется тем фактором, что на сегодняшний день в таджикской лингвистике научных работ, посвящённых анализу различных аспектов семантики слов в рамках лексической системы языка всё ещё недостаточно изучено. Для отечественной науки семасиологии активное исследование места и статуса системы лексического значения в лексической семасиологии, уточнение сходств и отличий различных видов значений, таких как денотативно-сигнификативное лексическое значение, выявление механизмов формирования и развития семантического соотношения между компонентами целостного значения и других вопросов науки семасиологии является весьма актуальным и своевременным.

Важность анализа и изучения данной темы исходит из того, что все виды лексического значения формируются в рамках парадигматики лексических единиц языка. Поэтому анализ специфики семантического поля, определение особенностей гипонимии или семантической иерархии, понимание такого рода семантических отношений, как компонентность слов и целостность слов, а также, семантической противоположности на основе материалов произведения «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи с точки зрения теории языка определяет суть осуществления настоящей диссертационной работы.

Выдающийся литератор XV века Хусайн Воиз Кошифи принадлежит к числу признанных личностей таджикско-персидской литературы. Наряду с ценным научным наследием им написаны такие труды как «Чавоҳир-уттафсир фи тухфат-ил-амир» (Жемчужины толкования и подарки для эмира), «Чомеъ-ус-ситтин» (Сборник восхвалений), «Тафсири Ҳусайнӣ» (Толкование от Ҳусайнӣ), «Махзан-ул-иншо» (Сокровищница сочинений), «Саҳифаи шоҳӣ» (Царская страница), «Бадоеъ-ул-афкор фи саноеъ-ил-ашъор» (Художественность мысли и искусство поэзии), «Оинаи Искандарӣ» (Зеркало Александра), «Кашф-ул-асрор» (Открытие тайн), «Муқаттаот ва муфрадот» (Сборник стихов в жанрах қытъа и фард), «Ар-Рисолат-ул-илмия фи аҳодис-ин-набавийя» (Научные трактаты и случаи из жизни пророков), «Футувватнома» (Книга благородства), «Ахлоқи Муҳсинӣ» (Этика Мухсини), «Рисолай Хотамия» (Трактат Хотамия), а также назидательное иносказательное произведение «Анвори Сухайли». Это произведение относится к числу выдающихся трудов, вошедших в таджикско-персидскую литературу посредством перевода, то есть «Анвори Сухайли» представляет собой творческую интерпретацию знаменитого древнеиндийского произведения «Калила ва Димна» (Лиса и Шакал).

**Актуальность работы** связана ещё с таким фактором, что наследие предков предоставляет ценный материал для изучения истории таджикского литературного языка, в изучении которого язык произведений классического периода служит богатым источником значений и их разнообразных оттенков. В этом плане таджикский литературовед Расул Хадизаде, который является автором предисловия и составителем книги «Калила и Димна» (1972), отмечает: «Хусайн Кошифи в своей книге «Калила и Димна» является приверженцем Абулмаоли Насрулло. Этую приверженность можно отчетливо проследить не только в сюжете и композиции произведения, но и в его языке и стиле. Писателем сохранена большая часть словосочетаний и точных описаний Абулмаоли Насрулло, литератор с таким мастерством и красноречием толкует и изменяет образы и описания, что читатель начинает думать, что эта редакция принадлежит перу только одного человека - Хусайна Кошифи»<sup>1</sup>.

**Степень изученности научной темы.** В мировой лингвистике по видам лексического значения в рамках науки семасиологии завершены научные исследования учёных-семасиологов и логиков, западных специалистов в области психолингвистики, таких как Дж. Лайонз, Ш. Балли, Дж. Лакофф, В. Крафт, Д. Круз, Г. Миллер, Й. Трир, Р. Чаффин, Л. Вайсгербер и другие. В частности, в их научных трудах затрагиваются вопросы стилистики (Балли, 1961), образы мышления и выражения значений различными народами (Вундт, 2010), лингвосемасиологии (Лайонз, 2003; Палмер, 1372х.), проблем когнитивной лингвистики (Чаффин, 1992), лексического значения (Круз, 1986), эмотивного значения слов (Миллер, 1991) и др.

Российскими лингвистами советского и современного периодов достигнуты значимые результаты по вопросу лексического значения слов и в целом науки семасиологии. Ими внесена ясность в сложные понятия, которые до того времени ещё не исследовались. Это такие понятия как значение и значимость, прагматическое и денотативно-сигнификативное значения, коннотативное, эмотивное и стилистическое значения, а также в понятие семантического поля в рамках семантической парадигмы. Кроме того, в их научных трудах исследуются такие языковые явления как гиперо-гипонимия, синонимия и антонимия, холонимы и меронимы, партонимы и омонимы. В области психолингвистики, когнитивной лингвистики и культурологии свой весомый вклад внесли выдающиеся русские учёные Ф.де Соссюр, В. В. Виноградов, Ю. Д. Апресян, Л. А. Новиков, В. Г. Токарев, И. М. Кобозева, В. Г. Гак, А. А. Уфимцева и другие. Например, В. В. Виноградов, наряду с исследованием языка художественных произведений глубоким анализом охватывает ещё и теорию поэтической речи, грамматику русского языка, а также основные типы лексического значения слов (Виноградов, 1963; 1977; 1982). А. А. Уфимцева в своих научных трудах затрагивает тематику слов и их места в лексико-семантической системе языка, лексического значения языка и

---

<sup>1</sup> Кошифӣ Ҳ.В. Калила ва Димна: ҳикояҳо (барои наврасон ва ҷавонон). –Душанбе: Адиб, 1989. – 304с.

вопросы принципа семиологического описания языка (Уфимцева 132-135, 1968; 1980; 1986а; 1986б). Наряду с этим, круг исследований другого российского семантолога И. М. Кобозевой вовлечены особенности лексической семантики, в рамках которых ею уделено особое внимание разным аспектам лексического значения (Кобозева 61, 2007).

В современной отечественной лингвистике также осуществлён целый ряд исследований, которые посвящены анализу особенностей лексического значения и его видов. Например, в научных исследованиях М. Касимовой (2003; 2011; 2016), С. Халимиён (2017), Б. Камолиддина [1992; 2005; 2015], Х. Маджидова (80-84, 1997; 2006; 2007; 2014), Д. Ходжаева (138-141, 2011; 2013а; 2013б; 2014), М. Саломова (111-114, 2001; 2014; 2015; 2017), Ж. Гулназарзаде (44-49, 2015; 2016; 2017а; 2017б; 2019; 2022), Д. Искандаровой (56-57, 2013; 2021), М. Давлатмирой (51, 2019), Б. Рахмонова (108, 2017) и многих других учёных и исследователей поставлены и решены вопросы особенностей семантики слов в составе таджикского языка, семантического соотношения между словами языка, семантического поля и понятия (концепта) и другие актуальные проблемы области семасиологии. Конечно, наука семантика подвергнута глубокому анализу в лингвистике предков таджикского народа, в частности, в научных произведениях Абуали ибн Сино, Насируддина Туси, Носира Хусрава, Шамс Кайса Рози, Ходжи Хасана Нисори, Абдурахмона Джами и других. Однако в современной лингвистике этот вопрос изучается с новой точки зрения, то есть с позиции психолингвистики, культурологии и когнитивной лингвистики. Для данного диссертационного исследования конкретный интерес представляют научные работы, осуществлённые в этом направлении таджикскими лингвистами М. Касимовой, Х. Маджидовым, Д. Ходжаевым, Б. Камолиддиновым, З. Мухторовым, Ж. Гулназарзода и М. Саломиён, поскольку именно этими исследователями подвергнуты тщательному анализу и исследованы темы соотношения значения и семасиологии, значения лексической pragmatики и парадигматики, особенно вопросы семантической взаимосвязи между компонентами лексического значения и семантического соотношения между словами языка.

В таджикском литературном языке целый ряд научных исследований посвящён лингвистическим и литературным особенностям и сопоставлению знаменитого произведения XV века «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи с другими научными произведениями. В частности, по вопросу степени изучения и круга исследованности интересующей нас темы следует отметить, что этот труд исследован многими учёными и исследователями в мировом масштабе. В частности, таджикский исследователь А. Афсаҳзод в своей книге «Источники распространения в мире персидских и арабских легенд «Калила и Димна» уделяет серьёзное внимание вопросу степени исследованности этого произведения<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Афсаҳзод, А.А. Манбаъ ва густариши чаҳонии ривоятҳои форсӣ ва арабии “КалилаваДимна”. – Душанбе, 2007. - 120 с.

Научная диссертация М. Солехова посвящена жанровым и художественным особенностям этого произведения. Его кандидатская диссертация носит название «Сопоставительное исследование «Калилы и Димны» Абулмаоли Насруллоха и «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи». Следует отметить, что в этой диссертации впервые в отечественной науке завершено сопоставление «Калилы и Димны» Ибн Мукаффа и Абулмаоли Насруллоха<sup>1</sup>.

В отечественной лингвистике написано много статей и монографий в процессе исследования и изучения лингвистических, семантических и стилистических особенностей того или иного художественного произведения. Например, в этом плане можно назвать научные диссертации К. Мухтори «Лексико-стилистические особенности поэзии Рудаки» (2002), Ф. Шарифовой «Лексические особенности «Кашфулмахджуб» Худжвири» (2011), Г. Икромовой «Лексико-семантические особенности газелей Бадриддина Хилоли» (2019), М. Джумаева «Лексико-семантические особенности и словообразование арабских заимствований в прозе Абдурахмона Джами» (2022) и многих других исследователей.

Исследованию языка и стилистических особенностей произведений Хусайна Воиза Кошифи посвящено не столь большое количество научных исследований. В поле нашего зрения вошли следующие работы: статья исследователя М.Назара, написанная на тему исследования книги «Анвори Сухайли», которая называется «Некоторые размышления об «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи»<sup>2</sup>; статья Н. Холикова, опубликованная на одном из интернет-сайтов под названием «Статус «Калилы и Димны» Хусайна Воиза Кошифи в истории политической и правовой мысли таджикского народа»<sup>3</sup>.

Кроме того, в 2013 исследователем У. Садуллозода была издана монография на тему «Лексико-семантические особенности «Футувватномаи султони» Хусайна Воиза Кошифи», которая считается серьёзным научным исследованием, как в рамках лингвистической семасиологии, так и в процессе исследования языка и стиля Хусайна Воиза Кошифи, поскольку в этой работе исследована этимология слов, их исконно таджикское или заимствованное происхождение, круг употребления, многозначность и узкий круг значения, синонимия, антонимия и омонимия. Для более точного исследования данных вопросов лексический состав произведения распределён автором на семантические группы по названиям родственных отношений, наименованию должностей и религиозной иерархии, что важно для настоящего исследования, поскольку в нём лексический состав «Анвори Сухайли» разделен на лексико-семантические группы.

<sup>1</sup> Солехов, М.О. Сравнительное изучение «Калилы и Димны» Абулмаоли Насраллаха и «Анвари Сухайли» Хусайн Ваиза Кашифи: автореф.канд. дисс. - Душанбе: ТГУ, 1987. - 20 с.

<sup>2</sup> Назар, М. Баъзе мулоҳизаҳо дар бораи «Анвори Сухайли»-й Хусайн Воизи Кошифӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. - 2020, №8. – С.354-357.

<sup>3</sup> Н.Холиков. Мақоми «Калила ва Димна»-и Хусайн Воизи Кошифӣ дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии ҳалқи тоҷик [эл. ресурс]. URL: <http://hamsafon.tj>

**Связь исследования с программой и научными темами.** Выводы по данному исследованию могут внести вклад в совершенствование установленных учебных программ. Тема настоящего исследования является составным компонентом в цикле научно-исследовательских работ кафедры таджикского языка и документации Академии Государственного управления при Президенте Республики Таджикистан и соответствует перспективному плану Управления науки и инновации Академии.

## **ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Цель исследования.** Цель диссертационного исследования состоит в рассмотрении особенностей лингвистической семасиологии, лексико-семантических особенностей, видов лексического значения в науке семасиологии и их различных аспектов. Суть изучения видов значений позволяет точно и всесторонне изучить индивидуальный способ выражения автора, язык и стиль написания произведения, смысловые оттенки лексического состава «Анвори Сухайли».

**Задачи исследования.** Задачи исследования определяются следующими целями:

- рассмотрение особенностей лингвистической семасиологии;
- в виде диссертации исследование места и статуса системы лексического значения в семасиологии;
- отображение статуса лингвистической семасиологии в разделах языка;
- рассмотрение типологии значения в лингвистической семасиологии;
- рассмотрение и анализ уровня изученности и круга исследований по видам значений в отечественной и зарубежной лингвистике;
- определение особенностей видов лексического значения в произведении;
- анализ соотношения компонентов в видах лексического значения;
- проведение анализа лексико-семантической парадигматики в «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи;
- изучение особенностей семантического поля в системе лексико-семантической парадигматики на примере «Анвори Сухайли»;
- исследование семантической иерархии (гипонимии), компонентности слов (меронимии) и единичности слов в «Анвори Сухайли»;
- определение роли и статуса семантической противоположности в семасиологии на примере «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи.

**Объект исследования:** Объект исследования составляют особенности видов лексического значения в семасиологии.

**Предмет исследования.** Изучение и исследование особенностей лингвистической семасиологии в рамках науки семасиологии на основе материалов «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи составляет предмет данного исследования.

**Теоретические основы диссертационного исследования** составляет научное наследие и теоретические исследования таджикских лингвистов классического периода, таких как Абунаср Фороби, Абуали Сино, Насируддин Туси, Шамс Кайс Рози, Ходжа Хасан Нисори; таджикских

**лингвистов современного периода** М.Касимовой, С. Халимиён, Ш. Рустамова, Х. Маджидова, Б. Камолиддинова, Д. Ходжаева, М. Саломиён, Ж. Гулназарзода; **российских лингвистов** Н. Ф. Алефиренко, Ю. Д. Апресян, О. С. Ахмановой, В. В. Богданова, В. Т. Булыгиной, В. В .Виноградова, В. И. Говердовского, М. А. Кронгауз, Л. А. Новикова и **западных лингвистов**, таких как Й.Трир, Дж. Лайонз, Ш. Балли, Дж. Лакофф, В. Крафт, Г. Миллер, Л. Вайсгербер, которые в своих научных произведениях изложили свои точки зрения по данному вопросу.

**Методологические основы исследования.** Диссертационное исследование составлено на основе следующих **методов**:

- *сопоставительно-исторический* метод использован с целью описания научных и художественных сведений, полученных из толковых, историографических словарей, сказаний и легенд прежних столетий и из текстов «Калилы и Димны», написанных до «Анвори Сухайли»;

- метод *противопоставления* при сопоставлении лексико-семантических групп в семантической системе таджикского языка, таких как лексико-семантических групп соматических слов, родственных терминов, названий животных и птиц, растений, разновидностей овощей и фруктов и др.;

- метод *компонентного анализа* при классификации значения денотативно-сигнификативных компонентов слов, видов pragматического значения, таких как коннотативное, эмотивное и стилистическое значение;

- метод *текстового анализа* применён в ходе выбора и классификации примеров из произведения «Анвори Сухайли». Наряду с этим, при написании диссертации активно и плодотворно использовались достижения отечественных и зарубежных семантологов и востоковедов, в частности научные труды таджикских учёных Х.Шарифова, А.Афсаход, Х. Маджидова, М.Солеха, Х.Талбаковой, Н.Хайдаршо, У.Садуллоева и других.

**Источники исследования.** Материалы для исследования семантических особенностей и определения их места и статуса в семантической системе таджикского языка составляют источник исследования. Анализ семантических особенностей осуществлён на основе текста рукописи произведения «Анвори Сухайли», благодаря чему книга была переложена на кириллическую письменность.

**Научная новизна темы исследования.** Новизна научной диссертации, прежде всего заключается в том, что в таджикской лингвистике впервые анализом охвачены особенности видов лексического значения в лингвистической семасиологии, различные аспекты видов лексического значения в знаменитом произведении XV века «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи, а также различные вопросы их значений. Выбор и анализ именно особенностей видов лексического значения в произведении обосновывается тем, что:

- впервые в рамках науки семасиологии на основе различных научных теорий отечественных и зарубежных семантологов относительно глубоко исследованы особенности лингвистической семасиологии, виды лексического

значения в семантической системе «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи;

- впервые исследованы виды прагматического, денотативно-сигнификативного, а также стилистического, коннотативного и эмотивного видов значения, их роль и специфика в семантической системе произведения;

- анализу подвергнуто соотношение значений внутри семантической системы произведения в состоянии однозначности и многозначности, получение семантическими компонентами метафорических и фразеологических значений;

- впервые исследован один из наиболее важных и сложных аспектов семасиологии, то есть семантическая иерархия или гипонимия в «Анвори Сухайли»;

- с научной точки зрения рассмотрено понятие о семантических полях и их место в произведении, поскольку в данном направлении диссертационных работ ещё очень мало;

- наряду с этим, осуществлён анализ семантического явления компонентности слов (меронимии) и единичности слов в «Анвори Сухайли», что связано с вопросами языка и стиля написания произведения и свидетельствует об изящности способа выражения, мастерстве и таланте писателя Хусайна Воиза Кошифи, соотнесенности значений, использованных им в произведении;

- одним из заметных новшеств исследования является анализ семантической противоположности на примере образцов произведения. Поэтому на примере некоторых лексико-семантических групп сделана попытка доказать системность лексических значений в рамках того или иного семантического поля.

#### **Основные положения, выносимые на защиту:**

- в рамках диссертации исследованы лингвистические особенности, место и статус семантики в разделах языка, типология значений, понятия и значения терминов *значение, лингвистическая семасиология (семасиология), лексическое значение, денотат, сигнификат, прагматическое значение, семантическое поле, коннотативное значение, эмотивное значение, стилистическое значение, холоним, мероним* и др., а также даны их разъяснения и определения, почерпнутые в лингвистических словарях и научных работах исследователей;

- конкретно установлено, что в научных исследованиях учёными и исследователями таджикской лингвистики классического и современного периодов наука *семасиология* и её разделы подвергнуты подробному исследованию;

- анализ показал, что лексическое значение слов обладает высоким статусом в семантической системе языка. Всестороннее исследование слов и их лексического значения будет способствовать процессу понимания единства и целостности системы языка с его подсистемами;

- определено, что научное наследие по данной теме, написанное учёными-лингвистами классического и современного периодов, внесло большой вклад в конкретизацию сходств и отличий между единицами лексической системы, выявление статуса и места лексического значения и его видов, в развитие семасиологии и выявление взаимодействия между лексическими единицами языка;

- исследованием установлено, что при разделении слов произведения на тематико-семантические группы особое место занимает *денотативное значение*, а сами денотаты принимают активное участие в построении метафорического значения;

- доказано, что *сигнификативное значение* является понятием, которое отображает особенности определённого денотата в сознании человека и дополняет его общее значение;

- доказано, что для прояснения *семантического соотношения* денотатов внутри лексико-семантических групп важную роль играют названия предметов, признаков, некоторые числительные и другие сигнификативные значения;

- стало понятно, что прагматическое значение слов исходит из семантической связи слов со словами говорящего и процессом коммуникации;

- доказано, что *коннотативное значение* слов исследуемого произведения входит в круг прагматического значения слов и его могут отображать средства, которые выбирает автор;

- анализ и исследование доказали, что *эмотивное значение* также входит в круг изучения прагматического значения. Это значение как внутренняя особенность языка используется для отображения эмоций героев произведения;

- исследование *стилистического значения* в лексическом составе произведения установило, что в художественной прозе литератора применение языковых явлений способствует увеличению привлекательности изложения и изящности языка произведения;

- анализ доказывает, что *значение слова* подлежит рассмотрению в рамках лексической парадигматики. Парадигма, наряду с ограничением связующих признаков слов, придаёт лексическому составу произведения интенсивность употребления и красочность;

- анализ показал, что в границах *семантического поля* взаимодействуют ядро, приближённые к нему лексические единицы и удалённые от него (периферические) лексические единицы. *Семантическое поле* взаимодействует с многозначными, однозначными словами и единицами, относящимися к многозначным словам;

- установлено, что *гипонимия или семантическая иерархия* использована в произведении для выражения семантических особенностей слов по признаку, месту нахождения, и слова, относящиеся к ним, классифицируются по лексико-семантическим группам. Кроме того, уточняется, что явления *синонимии, полисемии и антонимии* входят в круг семантической иерархии;

- анализ определил, что языковые явления *компонентности слов* (*меронимии*), *членства слов* (*аъзовожагӣ*) частично описаны в лингвистической науке наших предков, и подробно исследованы как общие и частные существительные (исмҳои кулл ва ҷузъ), которые являются одной из ветвей компонентности слов;
- из анализа образцов произведения выяснилось, что *единичность слов* (*воҳидвожагӣ*) придаёт обязательному значению дополнительный оттенок, в результате связи семантических понятий единичность охвата (*воҳидишумул*) может использоваться в функции единичности слов;
- доказано, что *семантическая противоположность* занимает особое место в произведении, и зависит от выбора литератора.

**Теоретическое и практическое значение исследования.** Изучение особенностей видов лексического значения на примере художественного произведения имеет большую теоретическую и практическую значимость в системе семасиологии для определения места и статуса лексического значения. Исследование особенностей значения в лингвистической семасиологии на основе наследия литераторов позволяет выявить виды лексического значения, мастерство литераторов в вопросе использования лексических единиц в зависимости от их значения. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что материалы диссертации будут способствовать отображению особенностей видов лексического значения и дальнейшим исследованиям вопросов семасиологии. Научно-практическая значимость темы выражена в том, что благодаря исследованию значений, особенно лексического значения на основе современных методов, можно получить достоверные знания о некоторых особенностях видов лексического значения в системе семасиологии и совершенствовать особенности лексических значений, которые играют особую роль в этой системе. Благодаря такому исследованию можно осуществить подготовку пособий по семасиологии и видам лексических значений. Материалы исследования могут послужить в качестве теоретических материалов лингвистической семасиологии.

Результаты анализа особенностей видов лексического значения в «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи послужат в качестве основы дальнейших научных и теоретических исследований в данном направлении.

**Достоверность результатов исследования.** Достоверность результатов исследования обеспечивается следующими факторами: использованием методологической и теоретической основы исследования; определением содержания и значения терминов области семасиологии; определением места и статуса системы лексического значения; акцентом на комплекс методов исследования лексических особенностей, что соответствует тематике и целям исследования; семантической наполненностью слов в лексической парадигматике. Достоверность результатов исследования также выражается в составлении и издании научных статей в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, других научных журналах,

выступлениях и докладах на научно-практических конференциях, научных семинарах.

**Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности.** Диссертация на тему «Особенности видов лексических значений в семасиологии (на примере «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи)» соответствует для соискания научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.

**Личный вклад соискателя учёной степени.** Личный вклад автора диссертации выражен в конкретизации и использовании современных методов изучения и научного исследования отечественными и иностранными учёными и исследователями, в теоретических и практических основах диссертационного исследования, отображении особенностей видов лексического значения в «Анвори Сухайли», в самостоятельном выполнении диссертационного исследования и его непосредственном участии в постановке теоретических и тематических вопросов, проведении классификации и анализа, а также в итогах и результатах исследования.

**Аппробация и реализация результатов исследования.** Основные части данной работы обсуждались на заседаниях и научных семинарах кафедры таджикского языка и документации Академии Государственного управления при Президенте Республики Таджикистан и кафедры лингвистики и журналистики Таджикского международного университета иностранных языков им. Сотима Улугзаде. По результатам исследования и выводам диссертационной работы сделаны доклады на научно-практических ежегодных конференциях состава работников и преподавателей Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан и конференциях республиканского (1) и международного (1) уровня.

Диссертация обсуждена и представлена на защиту на заседании кафедры таджикского языка и делопроизводства Академии Государственного управления при Президенте Республики Таджикистан (от 24 февраля 2023г., протокол №7) и расширенном заседании кафедры лингвистики и журналистики Таджикского международного университета иностранных языков им. Сотима Улугзаде (от 12 октября 2023г., протокол №3).

**Публикация научных работ по теме диссертации.** По теме диссертационного исследования издано 7 научных статей, в частности 5 статей в изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной Комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

**Структура и объём диссертации.** Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка необходимой научной литературы и источников и составляет 186 страниц компьютерного набора. В диссертации ней приводятся 11 схем и 2 таблицы.

Список публикаций по теме диссертации охватывает необходимую научную литературу, состоящую в общей сложности из 198 наименований.

## **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Во введении** диссертации приводятся сведения об актуальности темы, степени её исследованности, цели и задачах, объекте и предмете исследования, теоретических и методологических основах, источниках, новизне, основных положениях, выносимых на защиту, теоретическом и практическом значении, соответствии темы диссертации с паспортом научной специальности, личном вкладе соискателя научной степени, аппробации и реализации результатов, публикации научных трудов по теме диссертации, структуре и объёме диссертации.

Первая глава диссертации носит название «**Лингвистические особенности семасиологии**» и состоит из четырёх подглав.

В первой подглаве данной главы - «**Теоретическое изучение лингвистической семасиологии**», отмечается, что, начиная с 30-50-х годов прошлого века, к европейским лингвистам пришло понимание того, что системная лингвистика не может развиваться без решения актуальных вопросов семантики. Семасиология в её широком смысле представляет собой анализ отношений и лингвистическое выражение окружающего мира, реального или виртуального. *Лингвистическое выражение* – это выражение словом, словосочетанием, предложением, текстом, предметом, качеством, действием, образом действия, отношением, состоянием и его результатом, являющимся комплексом этих отношений. Как термин области семантики он выражает значение, и анализ отношения.

Тождество и отличие между выражющим и выражаемым наблюдается на всех уровнях структуры языка. Например, в лексикографии омонимия (тачнис) является соответием – столкновением выражющего с выражаемым, однако с позиции значения показывает отсутствие связи между ними. Полисемантичность столкновения показывает взаимосвязь между двумя признаками в каком-либо отношении. Языковые явления синонимии и антонимии также отображают столкновение этих двух сторон.

В 1923 году западными лингвистами Чарльзом Огденом и Айвором Ричардсом написано произведение под названием «Значение значений», в котором приводится семантический треугольник, посредством которого авторы представляют свои теории по вопросу семантики<sup>1</sup>.

**Схема 1. Семантический треугольник**




Более того, в истории таджикского языка и литературы средневековыми таджикскими учёными и исследователями по вопросам семантики и

<sup>1</sup> Гулназарзода, Ж. Низоми маънони феъл дар забони адабии тоҷикӣ (бар мабнои осори бадеи Абдураҳмони Ҷомӣ) / Ж. Гулназарзода. Монография. – Душанбе, 2022. – 334с.

семасиологии изложены многочисленные позитивные мысли и суждения, но самое главное заключается в том, что все их мнения по данному вопросу созвучны и совпадают с суждениями европейских учёных.

На основании этого тесную семантическую взаимосвязь вышеуказанных элементов М. Саломиён описал посредством взаимосвязанных линий в своей статье «Семантика или взгляд на семасиологию».

## Схема 2. Устойчивая семантическая связь



Следовательно, в семасиологии сначала изучается правильность значений и результат этого изучения, а затем безошибочное использование значений и выражений в зависимости от положения и состояния. Семасиология, прежде всего, изучает правильное содержание слов, их безошибочность и соответствие лексическим, морфологическим, синтаксическим канонам языка и правильности значений. То есть в семасиологии рассматривается правильность содержания единиц языка и именно значение обеспечивает такие условия, поскольку оно свидетельствует о целостности языка, а каждая языковая единица имеет собственное значение.

В лингвистической науке семасиологии четко отображаются сходства и отличия формы и значения, что отображает соотношение функций и выражений языка, которые являются семантикообразующими.

В лингвистической семасиологии функции звукового облика, содержания и смысла служат как виды информации. В этой связи для информационных видов встаёт необходимость ограничения и выделения лингвистических значений от других видов информации, поскольку становится необходимым определение круга возможностей данной информации, что осуществляется в результате полной классификации формы и значения слов, категорий значения и формы, грамматических значений и функций.

*Во второй подглаве* первой главы диссертации - «Место лингвистической семасиологии в разделах языка», речь идёт о значении как фундаментальной семасиологической (семантической) категории лингвистики, которая относится к важным факторам науки семасиологии, что обосновывается в научных исследованиях. Исследователь считает, что термин *значение* как понятие считается интеллектуальным представлением предмета, процесса, состояния и действия, проявлений (как преобладающей интеллектуальной сущности отобранных признаков действительности), которые представляют собой лингвистические факты и, наряду с этим, считаются содержанием и формой лингвистического признака, который выражает материальные проявления данного интеллектуального

представления. Значение в «референтной теории значений» считают эквивалентом референта для выражения языка предметов, трансформацией, процессом, состоянием действия, частью, свойством и их отношением к действительности. Отличие в видах лексической информации, прежде всего, зависит от анализируемого материала, особенностей трактуемых единиц и от правильности выбора теории толкования. В толковании, прежде всего, существует две основные разновидности информации – *лингвистическая* и *экстраглавистическая*.

В формировании лексического значения основное место занимают звуковой облик, факты и образцы, семантическое соотношение между словами и психологическими процессами (чувствами человека, особенностями пониманием действительности, его способностью оценивать), которые предопределяют название. В данном разделе всестороннему анализу также подвергнуты различные виды значений, такие как *лексическое, лексико-грамматическое, грамматическое значение, итноб, эчоз и др.*

В *третьей подглаве* первой главы, которая носит название «**Типология значений в лингвистической семасиологии**», подчёркивается, что состав значения единиц языка отличается числом и разнообразием. В лингвистической семасиологии разработаны определённые критерии для систематизации состава значения. В соответствии с этими критериями определяются и поясняются место и статус любого значения, в результате чего выделяются виды или типы толкования значений.

Следует отметить, что существуют четыре типа толкования значений, каждый из которых рассматривает значение с определённой точки зрения: в зависимости от принадлежности целостности языка к его разделам и частям; в зависимости от степени общности значения; в зависимости от особенностей приведённого комментария; в зависимости от вида знаний, которые используются для комментария значения<sup>1</sup>.

В исследованиях А. Хасанзода, М. Саломова и Ш. Кабирова рассмотрены вопросы специфики и роли фонетических элементов, игры букв (аллитерация), имола (написание и произношение звука «э» («е») вместо «о» («а» долгого) в арабских словах – прим. С. А.), статус фонем в речевой цепочке, фоносемантические особенности некоторых букв арабско-таджикской письменности. В этом плане далее речь пойдёт только о методах семантического сопоставления в зависимости от того или иного свойства, то есть того или иного значения звуков, выражающегося при употреблении. Например, в фонемах внутри подражательных слов, выражающих звуки-слова повтор приобретает особенную семантическую специфику:

*Аз душмани дӯстру бипарҳез,  
Чун ҳезуми хушк аз оташ тез.  
Кораши ба ҷадал чу барнаёяд,*

---

<sup>1</sup> Майдов, X. Забони адабии мусори тоҷик. Ч.1. Лугатшиносӣ. –Душанбе: Деваштич, 2007. - 242 с.

*Хүш-хүш дари ҳила баргушояд*<sup>1</sup>.

Подстрочный перевод: Остерегайся приятного ликом врага, как сухое дерево боится огня. Когда он не может добиться задуманного, он начинает незаметно обманывать.

В этом примере слово *хүш-хүш* (приятно, легко, незаметно, осторожно) выражает особенность поведения.

В диссертации подчёркивается, что значение предложения может быть *виртуальным и актуальным*. В этом случае учитываются два обстоятельства.

Первое, виртуальное значение в содержании значения наблюдается в разновидности устойчивых предложений, внутри которых значения слов вносят вклад в выражение общего содержания. В таких предложениях момент и состояние их употребления отличаются, однако общее содержание предложения остаётся неизменным. Например:

*Масале ёд дорам аз ёре,*

*Кори ҳар мард нест ҳар коре*<sup>2</sup>.

Подстрочный перевод: помню притчу, рассказалную другом, не каждое дело есть дело каждого мужчины.

Второе, в простых предложениях то, в каком состоянии и с какой целью высказано данное предложение, в целом считается виртуальным значением этого предложения. К примеру:

*Мухолифи ту яке мүр буд, море шуд,*

*Баровард зи сар он мүри баргашта думор.*

*Мадеҳ замонаш аз ин бешу, рүзгор мабар,*

*Ки аждаҳо шавад, ар рүзгор ёбад мор*<sup>3</sup>.

Подстрочный перевод: твой соперник был муравьём, а стал змеёй. Из головы того превращённого муравья вышло ещё две змеи. Не давай ему времени больше этого и не живи так. Ведь живя таким образом, змея станет драконом.

В заключении раздела мы пришли к такому выводу, что в целом для лингвистической семасиологии характерно языковое моделирование (в плане выражения и в плане содержания) и облик языка отображает картину мира.

**Четвёртая подглава** первой главы называется «**Место и статус системы лексического значения в лингвистической семасиологии**», и в ней речь идёт о роли системы лексического значения в лексической семасиологии. В рамках данного раздела автор анализирует толкование значения, почерпнутое им из исследований известных представителей классической эпохи, таких как Абунаср Фороби, Абуали Сино, Носир Хусрав, Насируддин Туси, Шамс Кайс Рози, Ходжа Хасан Нисори и современного периода, в частности М. Касимовой, С. Халимиён, Б. Камолиддина, Х. Маджидова, Д. Ходжаева и др. Автор работы приходит к такому выводу, что отличия и сходства единиц лексической системы, их роль и значение имеют огромную значимость в

<sup>1</sup> Хусайн Воиз Кошифи. Анвори Сухайли (на материале первой устной версии, Берлинское изд-во, с перечнем рассказов и словарём, издание третье). -Тегеран: Амири Кабир, 1362.- 595с., с.34

<sup>2</sup> Там же, с.75

<sup>3</sup> Хусайн Воиз Кошифи. Анвори Сухайли (на материале первой устной версии, Берлинское изд-во, с перечнем рассказов и словарём, издание третье). -Тегеран: Амири Кабир, 1362.- 595с., с.115

формировании и развитии различных лингвистических аспектов, а также в их взаимодействии при определении семантических особенностей.

**Вторая глава** диссертации именуется «Выражение видов лексического значения на примере «Анвори Сухайли»», где *первая её подглава - «Лексическое денотативно-сигнификативное значение в «Анвори Сухайли»*» состоит из четырёх разделов. *Первый раздел* охватывает вопросы лексического денотативно-сигнификативного значения, *второй раздел* – денотативного компонента, *третий раздел* – сигнификативного компонента и *четвёртый раздел* – соотношения этих двух компонентов в выражении данного вида лексического значения. В этой подглаве подчёркивается, что в терминах лингвистической отрасли семантическая часть слов, имеющая признаки понятий, называется *предметно-логическим* или *денотативно-сигнификативным* значением. В лингвистике доказано, что лексическое значение определяется посредством двух аспектов: *лингвистического* и *экстравалингвистического* и всё это приводит к разнообразию лексических значений. Описание лексического значения определяется с двух позиций: *содержательной, структурно-функциональной*. Если содержательная позиция указывает на принадлежащее понятие, то структурно-функциональная позиция выражает тесную языковую взаимосвязь звукового облика и понятия. То есть лексическое значение слов показывает его звуковой облик с помощью предметов и явлений. Структурно-функциональная позиция считается выразителем информации внутренней системы значений. Поэтому приходим к такому выводу, что слова выражают отношение к предмету и проявлению действительности, понятию, эмоции и др. По нашему мнению, слова кроме выражения названий предметов также выражают значения и значений. Значение способно выражать и предметы, и проявления, и действия.

Отличие между денотативным и сигнификативным видами значения четко разъясняет таджикский семантолог Ж. Гулназарзода, и отмечает следующее: «Если отображение денотативного значения больше связано с правдой действительности, то отображение сигнификативного значения связано с сознанием, мышлением и пониманием человека. То есть при отображении денотативного значения в сознании основой служит проявление действительности, а в отображении сигнификативного значения - понятие»<sup>1</sup>. Денотативно-сигнификативные отношения в границах произведения и в рамках семантического поля можно отобразить в виде следующей схемы:

---

<sup>1</sup> Гулназарова, Ж. Маънои денотативӣ-сигнификативии феъл дар «Хирадномаи Искандарӣ»-и Абдураҳмони Ҷомӣ // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филология. - 2019, №1. -С.8-13


**Схема 3. Денотативно-сигнификативные отношения в пределах семантического поля слова “чавохирот”/драгоценности**



Как видно из этой схемы, сигнификаты поясняют денотаты, и придают им дополнительное значение. Анализ примеров, приведённых в данном разделе доказывает, что денотативные компоненты благодаря расширению своих значений с помощью сигнификативных компонентов расширяют свои смысловые оттенки.

Следует подчеркнуть, что в таджикской лингвистике по вопросу соотношения денотативно-сигнификативных значений завершены единичные научные исследования. В этом направлении таджикские учёные признают огромный вклад лингвиста М. Н. Касимовой, особенно в анализе видов значения и распределения слов языка на лексико-семантические группы (ЛСГ) и лексико-тематические группы (ЛСП). Это соотношение больше встречается в *многозначных словах, метафорических выражениях и фразеологизмах*. В произведении «Анвори Сухайли» писатель с целью описания воздействия и духовного состояния героев применяет все семантические возможности слов с точки зрения соотношения и их семантической связи. Кроме того, им для выражения значений одновременно использованы *метафорические слова*. В данном разделе также отмечается, что слова *нафрат* - отвращение, *дил* - сердце, *хаим* - гнев и *гайрат* - старание конкретны по своему содержанию, и сопровождающие их слова придают им расширенный характер и образность. В частности, наглядное отображение расширения значения приводится в схеме №4:

#### Схема 4. Денотативно – сигнifikативное значение на примере слова «доман»



Вторая подглава второй главы диссертации называется «Прагматическое значение» и состоит из трёх разделов. В данной подглаве прагматическое значение комментируется в рамках анализа лингвистических словарей. В частности, в подглаве упоминается, что прагматическое значение в западной лингвистике попало в поле зрения, начиная с тридцатых годов прошлого века. Во второй половине XX века исследование понятия о прагматике было продолжено в рамках лингвистической науки, но до сих пор полностью не раскрыто конкретное значение данного определения и в рамках этого понятия рассматривается комплекс вопросов, связанных с объектом и говорящим, их взаимосвязь в зависимости от состояния коммуникации.

Прагматическая лингвистика советского периода исследована в рамках речи говорящего и её единиц, и рассматривает отношения между участниками коммуникации и их состояние. Российским лингвистом Л.А. Новиковым сопоставлены прагматический и сигнifikативный виды значения, и определены их отличия. Учёный отмечает, что прагматическое значение отличается от сигнifikативного следующими признаками: прагматическое значение выбирает отношение к выражаемому, то есть отбирает один из нескольких признаков с обобщённым значением<sup>1</sup>.

Прагматическое значение слов больше проявляется в диалоге, поскольку в рамках коммуникации слова получают различные семантические оттенки. К примеру:

*Ва фарзанди ман, ки нури дидай ман аст, аз шарри он хирачаим эмин монад<sup>2</sup>* - И моё дитя, которое есть свет моих очей, да убережётся от зла того недальновидного. В этом примере слово *фарзанд* – отприск, дитя, сын или

<sup>1</sup> Новиков, Л.А. Семантика русского языка. - М., 1982. – 272 с.

<sup>2</sup> Хусайн Воиз Кошифи. Анвори Сухайли (на материале первой устной версии, Берлинское изд-во, с перечнем рассказов и словарём, издание третье). -Тегеран: Амири Кабир, 1362.- 595с, с.105

дочь, поменяло своё объективное значение на парадигматическое значение *нури дида* – свет очей, что способствовало как его описанию, так и выражению отношения говорящего к предмету.

В пределах прагматического значения одним из важнейших элементов этого значения является знак, что следующим образом отображено в диссертации:

### **Схема 5. Знак**



### **Схема 6. Коммуникационная функция языка**



Таким образом, прагматическое значение слов и словосочетаний произведения связано с говорящим, взаимоотношениями между участниками общения, принимающими различные смысловые оттенки, и в связи с их отношением к другим частям языкоznания, этот вид значений должен анализироваться в их рамках.

*В первом разделе второй подглавы* второй главы диссертации проведён анализ коннотативного значения. В частности, говорится, что в таджикской лингвистике, хотя учёные и затрагивали эту тему (см. научные работы М. Касимовой, Д. Ходжаева, Х. Маджидова, М. Саломова), всесторонне и подробно данный термин исследован Ж. Гулназарзода. В частности, она в отношении прагматического значения отмечает следующее: «Из этих рассмотрений можно прийти к выводу о том, что несмотря на изучение, этому явлению внимание было уделено относительно позже и смешанно с другими явлениями семасиологии, в течение небольшого отрезка времени данное языковое явление было представлено как отдельный раздел семасиологии. Прагматическое значение в художественном наследии, где наблюдается больше значений и понятий в зависимости от жанра, цели и художественного восприятия, отображается со всеми специфическими особенностями. Даже простейшее слово может проявить в тексте или речи своё прагматическое значение в зависимости от места употребления в новых красочных оттенках»<sup>1</sup>. В художественной прозе коннотативное значение имеет специфический способ выражения. Простейшие слова в тексте или в беседе в зависимости от способа употребления и отношения говорящего могут проявлять новые краски и оттенки. В примерах из «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи проявляются отличительные особенности коннотативного значения слов, которые отражены в таблице 1 посредством примеров из произведения:

<sup>1</sup> Гулназарова, Ж. Маънии денотативӣ-сигнификативии феъл дар «Хирадномаи Искандарӣ»-и Абдураҳмони Ҷомӣ // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филология. - 2019, №1. -С.181.

**Таблица 1. Денотативно-коннотативное значение**

Денотативное значение	Коннотативное значение	Примеры из “Анвори Сұхайлій”
Лиса (Рұбох)	шайтон, маккор фиребгар, нақшбоз найрангсоз-лесть тарсу, чаққон- <b>пугливый, шустрый</b>	<i>Дар он ҳаволің рұбохе буд, ки дар фирабандағы шайтонро дарс ва ба найрангсозі ән нақшбозі ба ҳама сабақ доді (с.109).</i> <i>Харгүшіз аз ҳайбати ў ба қой хушік шуд ва оғози тазарруғ намуда, рұйи ниәз бар замин молид (с.109).</i>
Кролик (Харгүші)		
Обезьяна (Маймун)	хираудман, олимартаба, умный	<i>Дар миёни эшон яке буд маймун ном ба фазилати хирауд ороста ва ба мазияти киёсат аз дигарон мұмтоз гашта (с.308).</i>
Лев (Шер)	азимчусса, великан бадхаш-злой	<i>Харгүш соате таваққуғ кард, то вакти өштің бигзашт ән қуввати сабъи шер дар ҳаракат омад, аз ҳаим вүчудаши дандон дар ҳам месуд (с.112).</i>
Орел (Шохин)	нерү, иродай қавай- моць	<i>Кабұттарро аз пеші шохин даррабояд қуввати сабъе, ки дар ниҳоди шохин мұтамаккин аст (с.120).</i>
Воробей (Гүнчишк)	хурд, назарногир- незаметный бадасл	<i>Ба тороғи худ түрктозың күні,</i> <i>Чу гүнчишк бошизу бозың күні (с.141).</i>
Змея (Мор)		
Скорпион (Каждум)	бадкеш, бадандеш, злопамятный	<i>Бадаслро чы гуна бояд кард тарбият,</i> <i>Кас дар даруни хона чаро мор парвараад (с.120).</i> <i>Бадандеш ҳам дар сар, сар равад,</i> <i>Чу каждум, ки то хона камтар равад (с.166).</i>

**Второй раздел** посвящен эмотивному значению, которое осуществляется посредством специфических лингвистических средств, то есть эмотивов. Они в речи выполняют две функции: *самовыражения и эмотивного воздействия*. Эмотивное самовыражение выполняет задачи использования единиц языка для выражения волнения. А эмотивное воздействие направлено на pragматическую цель оказания влияния на получателя сведений и его побуждения к выполнению какого-либо дела или желания, пробуждения в нём определенных эмоций. Примеры, отобранные из произведения, доказывают, что эмотивное значение не может существовать без коннотативного значения.

Особого внимания заслуживает мысль о том, что положительные и отрицательные эмоции в произведении невозможны без активного действия эмотивного компонента в семантической системе слов.

**Третий раздел** посвящен стилистическому значению. В таджикской лингвистике также по вопросу семантических и стилистических аспектов слов проведён целый ряд научных работ. Вопросам стилистики посвящено большинство научных исследований знаменитого таджикского лингвиста Б.Камолиддинова, в которых приводятся ценные мысли в этом направлении. Практический аспект применения слов подвергнут глубокому и тщательному исследованию в его многочисленных произведениях и статьях. В научных

произведениях М. Н. Касимовой, С. Халимиён, Х. Маджидова, докторских диссертациях М. Саломиён (2020), Ж. Гулназарзода (2021), Р. Мирзоевой (2022) и кандидатских диссертациях М. Ансоровой (2022), М. Хайдарова и других также поднимаются актуальные вопросы стилистики и в частности стилистического значения.

Словообразование и конструирование языка художественных произведений, использование аллегорий и метафор, фразеологических единиц служат в качестве стилистических средств, придают тексту красочность и привлекают к себе внимание читателей. Например, в «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи встречаются свежие сочетания и конструкции, что придаёт стилю и языку произведения неповторимое сладкозвучие, в частности (дословно): *тозиёнаи ҳикмат* – плеть назидания, *баҳори олами ҳусн* – весна мира красоты, *борони эҳсон* – дождь щедрости, *чамани инсоф* – цветник совести, *забони қалам* – язык пера, *марқаби ҳаво* – воздушный осёл, *домани ақл* – подол разума, *кунгураи қасри сипехр* – решётка солнечного дворца, *маснади ишрат* – трон сластолюбия, *ганчи қаноат* – богатство терпения, *бозори таваккал* – рынок риска, *хильати ҳиммат* – халат щедрости, *дасти паймон* – рука договора, *қадами вафо* – шаг верности, *дидаи мурод* – глаза надежды, *домани матлуб* – подол потребности, *шукуфаи мурод* – расцвет надежды, *болини осоиши* – подушка отдыха, *ҷавҳари нафс* – нектар желаний, *гори ҳикмат* – пещера назидания и др. Примеры:

*Чун чаимаш бар қабӯтар афтод, сӯзи савдои қабоб дуд аз дилаи баровард<sup>1</sup>.* – Как только его взгляд упал на голубя, из его сердца вырвался жар страдания по жаркому.

*Офтоби руҳсораи оташи гайрат ба хирмани моҳ задӣ ва зулфи мушкбораи дуд аз дили шаби сиёҳ баровардӣ<sup>2</sup>.* – Солнце её ланитов воспламенило огонь рвения на стогу луны, а её мускусные локоны вынули дым из сердца чёрной ночи.

Таким образом, использование языковых явлений в художественной прозе литератора свидетельствует о привлекательности изложения и изящности языка его наследия. Становится понятно, что писатель обладает своим собственным стилем и в каждом предложении простые слова могут принимать стилистическое значение.

**Третья глава** диссертационной работы именуется «Лексическая и семантическая парадигматика в «Анвори Сухайли». Эта глава состоит из пяти подглав, и составляет важную часть анализа.

**Первая подглава** названа «Значение и семантическая наполненность слов в лексической парадигматике», и посвящена спорным и актуальным вопросам значения и семантической наполненности слов в рамках лексической парадигматики. В лингвистической науке семантика и *парадигма* (от греческого слова *paradeigma*— образец, пример) слов обозначают

<sup>1</sup> Хусайн Воиз Кошифи. Анвори Сухайли (на материале первой устной версии, Берлинское изд-во, с перечнем рассказов и словарём, издание третье). -Тегеран: Амири Кабир, 1362.- 595с., с.46


<sup>2</sup> Там же, с.315

различную систему форм одного слова. Изменение формы слов в зависимости от их грамматических категорий, таких как категории рода, числа и лица и др., входят в круг понятия парадигмы. Поэтому изменение облика слов по их грамматическим категориям, форме и значению лингвистических единиц проявляется посредством парадигмы. Однако грамматическое значение слов выражается посредством отдельных компонентов парадигмы. К примеру: слова *гул - цветок*, *гулзор - цветник*, *гулистон - сад*, *гулдор - цветастый*, *гулдүзій - узорчатое вышивание*, *гулам - мой цветок*, *гуланد - они являются цветами* и др. находятся в одной семантической парадигме.

*Лексическая парадигматика* анализирует такие лексические единицы, которые имеют различные отношения между словами. Например, если некоторые слова отличаются в плане значения, то некоторые другие из них по семантике находятся далеко друг от друга и их третье значение совершенно противоположно. Следовательно, парадигма лексических единиц состоит именно из синонимичных или антонимичных отношений и является предметом исследования области парадигматики.

*Во второй подглаве* данной главы - «**Статус семантического поля в системе лексической парадигматики**», уделяется внимание вопросам семантического поля, его места и статуса в системе лексической парадигматики. В частности отмечается, что семантическое поле охватывает взаимосвязь между элементами действительности, то есть предметами, процессами, свойствами, поэтому также отображает частеречную лексику. Каждое семантическое поле содержит своё ядро, то есть определенное понятие, которое выражено словами, а в лингвистической терминологии называется *архилексемой* или главным словом поля. Вокруг этого главного слова объединяются такие слова, которые формируют центр и периферию поля. Например, вокруг главного слова *об* образуется такое семантическое поле, которое в рамках темы «Водоёмы» объединяет отрывки, которые отражаются в семантической системе действительности и охватывают такие понятия как *рұд - речка*, *наұр - ручей*, *құйбор - канал*, *сарғаң - устье реки*, *күл - озеро*, *дарё - река* и т.д. Семантическое поле как самый большой комплекс слов может в себе объединять лексико-семантические и тематико-семантические группы. В этом поле слова, принадлежащие к различным частям речи, объединяются между собой по признаку связи с действительностью и близости описываемых событий и явлений. Для подтверждения этой мысли приведена схема №9:

### Схема 9. Парадигматическое поле (взаимосвязь ядра и его единиц)



Итак, семантическое поле обладает следующими свойствами: носители языка по-природе понимают и чувствуют границу значения; семантическое поле является самостоятельным и действует как отдельная подсистема языка; единицы семантического поля связаны друг с другом тем или иным семантическим отношением и какой-либо общей особенностью; каждое семантическое поле взаимосвязано с другим семантическим полем, в результате чего они образуют общую языковую систему; единицы семантического поля – ядро, лексические единицы, приближённые к ядру и лексические единицы, удалённые от ядра (периферийские) оказывают друг на друга двухстороннее влияние; две последние величины дополняют ядро, поясняют и комментируют его и во многом взаимосвязаны экстралингвистическими состояниями и положениями, то есть выражают окружающую действительность, духовное состояние говорящего, его впечатления и представления и т.д.

*Третья подглава третьей главы - «Гипонимия в «Анвори Сухайли»*, исследует тему, которая в таджикской лингвистике разработана ещё совсем недостаточно, то есть тему семантической иерархии.

Произведение «Анвори Сухайли» обладает чрезвычайно богатым и красочным лексическим составом. Язык произведения по стилю соответствует времени его написания, содержит исконно таджикские и заимствованные слова широкого и узкого употребления, обладает прямым и метафорическим значением и т.д. Автор произведения активно использовал языковые явления синонимии и антонимии слов, а также их омонимию. В процессе этого слова произведения в зависимости от их значения классифицируются на 14 лексико-семантических групп (ЛСГ):

1. Слова, относящиеся к названиям частей тела: *даст* (292), *дил* (846), *чаим* (215), *дида* (301), *сар* (208), *абру* (13), *руксора* (2), *гардан* (30), *дандон* (15), *сина* (40), *пой* (170)...;

**2. Слова, относящиеся к терминам родства:** *падар* (65), *модар* (73), *духтар* (55), *писар* (32), *бародар* (61), *хоҳар* (8), *навасаарӯс* (4), *аму* (2), *хола* (2), *бобо* (1) ...

**3. Слова, относящиеся к еде и питью:** *об* (117), *нон* (16), *шароб* (16), *ҳалво* (12), *набом* (10) ...;

**4. Слова, относящиеся к должностям, статусу, профессии:** *шоҳ* (257), *подшоҳ* (307), *малик* (596), *вазир* (97), *мир* (18), *амир* (6), *султон* (59) ...;

**5. Слова, относящиеся к животным и птицам, насекомым и пресмыкающимся:** *тӯтӣ* (19), *карғас* (1), *кабӯтар* (41), *зоз* (118), *мурғ* (124), *қабқ* (43), *булбул* (22) ...;

**6. Слова, относящиеся к деревьям и кустарникам, цветам и другим видам растений, фруктам и овощам:** *дараҳт* (123), *бед* (4), *гул* (207), *бутта* (1), *гиёҳ* (15), *барғ* (79), (10), *лола* (7), *садбарғ* (1), *ёсуман* (2), *наргис* (11); *найшакар* (6), *ангуру* (2), *себ* (4), *анор* (1), *харбуза* (1), *бодом* (2); *ғалла* (8), *гандум* (5), *ҷав* (4), *арзан* (1);) ...

**7. Слова, относящиеся к понятиям жилья, одежды, предметам быта:** *хона* (205), *манзил* (105), *кулба* (18), *ҳучра* (9), *бөг* (12), *девор* (24) ...;

**8. Слова, относящиеся к природным явлениям:** *соиқа* (8), *абр* (28), *жола* (3), *борон* (21), *барқ* (15)...;

**9. Слова, относящиеся к признакам и качествам:** *бевафо* (40), *хунхор* (18), *бадкирдор* (16), *нозанин* (13), *дилозор* (13), *зебо* (31), *ноком* (14) ...;

**10. Слова, относящиеся к видам металлов, драгоценных камней:** *симу зар* (5), *зар* (78), *оҳан* (11) ...;

**11. Слова, относящиеся к планетам и небесным телам:** *Замин* (66), *Офтоб* (93), *Моҳ* (32), *Мирриҳ* (3), *ахтар* (10), *бурҷ* (8) ...;

**12. Слова, относящиеся к военной терминологии:** *тег* (66), *шамишер* (40), *камон* (14), *тир* (9), *найза* (9), *ханҷар*(10) ...;

**13. Слова, относящиеся к местности:** *шаҳр* (147), *замин* (96), *биёбон* (39), *дашт* (14), *мулк* (38), *кишвар* (9), *диёр* (29), *дех* (13), *макон* (13), *мамлакат* (56)...;

**14. Слова, относящиеся к времени:** *шаб* (88), *рӯз* (211), *қадим* (36), *ҳафта* (3), *сол* (39), *саҳар* (15), *субҳ* (50), *пагоҳ* (2), *фардо* (29) *бомдод* (9), *пешин* (6)


Таким образом, в третьем подразделе данной главы выявлено, что слово, выражющее общее понятие пола – гипероним, связано со словами, выражаяющими детали этого понятия – гипонимами, а соединяя их между собой, они имеют дополнительные значения.

Четвёртая подглава главы называется «**Меронимия (компонентность слов) и единичность слов в «Анвори Сухайли»**. Здесь отмечается, что термины *мероним* и *меронимия* для таджикской лингвистики являются совершенно новыми и не исследованными. Термин *мероним* взят из греческого языка в виде слов (*мерон*) и (*онима*), и имеет значение *часть* и *наименование*. В области лингвистики этот термин понимается как семантическое отношение понятия, в котором одно понятие является частью состава другого понятия. Ещё одно название меронима выражается словом *партоним* (в английском языке *part* - часть). Тема меронимии подробно рассмотрена в научной литературе и исследованиях *западных лингвистов*. С понятиями и терминами мероним и холоним можно встретиться в работах М.

Линна, Дж. Лайонза, В. Круза, Дж. И.Саида и других западных исследователей. Понятие меронимии также рассмотрено в трудах современных *русских и белорусских* исследователей Э.В.Кузнецовой, З. А. Харитончика, Н. В. Курбаленко, Е. А. Гирко, Н. В. Кузьменко, Д. А. Колодъко и других.

Семантическому явлению меронимии *таджикскими лингвистами* в средневековый период было уделено достаточно серьёзное внимание. Например, известный современный таджикский лингвист Д. Ходжаев по вопросу мнения Насириддина Туси об *общих и частных существительных* отмечает следующее: «Свидетельство слова к значению, с точки зрения Насируддина Туси, бывает трёх видов: значение подчинения, примером которого является слово *мардум* и в этом контексте слово понимается как «говорящее животное»; второй вид, то значение, которое имеет в виду говорящий, и этим значением является слово «животное»; третий вид - значение «иллизом» (необходимое), то есть то значение, которое имеется в виду. Например, в рамках слова *дарозгӯш* понимается «осёл». Из этих трёх видов значения слов в смысле подчинения является основным значением слова, а другие значения являются дополнительными или интегрированными»<sup>1</sup>. В отечественной лингвистике термины *мероним* и *холоним* всё ещё не охвачены широким исследованием. Таджикскими лингвистами определены семантические особенности меронимов и холонимов в рамках анализа и исследования общих и частных существительных. В виду того, что семантические аспекты меронимов во всяком случае отличаются от частных существительных, таджикские семасиологи вслед за иранским лингвистом Курушем Сафави назвали их *словами-компонентами*. Компонентность слов делится на *необходимый* и *дополнительный* виды, которые показаны автором работы в следующей схеме и в таблице:

### Схема 11. Меронимия – необходимый и дополнительный виды значения



<sup>1</sup>Хочаев, Д. Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои X-XVI / Д. Хочаев. –Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2013. – 344 с.; с.44

**Таблица 2. Языковое явление меронимии в «Анвори Сухайли»**

<i>Простой предмет (холоним) и его малочисленные компоненты (меронимы)</i>	<i>Слова ЛСГ и их компоненты</i>	<i>Партонимы холонимы</i>	<i>Произведение и его структурная часть</i>
<i>Шамиер – гилоф</i>	<i>Гул – сафҳа, шероза, барг, оби гул, шох</i>	<i>Қаср – кунгура, қубба</i>	<i>Китоб – варақ, ҳат, боб, зербоб</i>
	<i>Фалак – наҷм, нур, ошён, давр, хинг</i>	<i>Хона – дар, девор, парда, гилем, сақф, ошёна</i>	<i>Шеър – мисраъ, байт, газал, достон, қитъа</i>
	<i>Оташ – шуъла, забона, барқ, бод</i>	<i>Дараҳт – реша, тана, барг</i>	<i>Ҳикоят – хулоса, муқаддима, ривоят, нақл</i>

Ещё одним из терминов, которые рассмотрены в данном разделе, является *единичность слов*. Этот термин также является новым для таджикской лингвистики. Семантолог Ж. Гулназарзода описывает его в одной из своих статей, опираясь на точку зрения Куруша Сафави: «Единичность слов – это термин, который можно принять во внимание для указания на вид взаимосвязи понятий двух слов, где одно слово служит для единичности подсчета другого слова»<sup>1</sup>. В результате анализа нижеследующих примеров из произведения «Анвори Сухайли» мы приходим к конкретным результатам:

*Малик ҷоме, ки дер маркаш дошт, берун оварда, ба зери қӯҳ ронд ва он об, ки қатра-қатра мечакид, дар он ҷом ҷамъ кард* (195, с.368) – Правитель вынул кубок, которого давно не брал в руки, и поднёс под гору и та вода, что стекала по каплям, собралась в том кубке;

*То расида ба лабам ҷуръае аз sogari айш,*

*Мезанад дасти чафо ҷоми муродам бар санг* (195, с.306).

Подстрочный перевод: Как только коснётся моих губ глоток из той чаши наслаждения, Рука произвола разбивает чашу моих надежд об камень.

В вышеприведённых примерах слова *ҷом* (кубок) и *sogar* (чаша) вступают в семантическую связь единичности со словом *об* (вода), а слово *об* вступает в такую связь со словом *қатра* (капля) в его основном значении, что приводит к семантическому соотношению. Лексемам *ҷуръа* и *sogar* дополнительное значение придают слова *роҳат* - отдых, *шодмонӣ* - радость и *айш* - наслаждение.

Таким образом, в семантической системе таджикского языка имеют место такие явления языка как гиперо-гипонимия (Коцова), холонимия и меронимия (Колодъко, Русина), членённость слов, слова-члены и единичность слов (Ж. Гулназарзода), которые обнаружены в исследуемом произведении.

*Пятая подглава третьей главы называется «Согласование семантической противоположности в «Анвори Сухайли».* В ней отмечается, что явление антонимии и согласования семантической

<sup>1</sup> Гулназарова, Ж. Равобити мафхумии вожагони забон // Масъалаҳои мубрами забони адабии тоҷик. – Душанбе: Пойтахт, 2017. – С. 303.

противоположности подвергнуто глубокому и точному анализу в зарубежной лингвистике. К этой теме обращались многочисленные учёные *западные лингвисты*, такие как Дж. Лайонз, Ш. Балли и другие. В научной литературе современной *российской* лингвистики обычно под словом антоним понимается «пара слов, противоположная в семантическом отношении»<sup>1</sup> или «слова, которые имеют противоположное значение» (ЛЭС 182, с.120) или «слова со значениями, противоположными друг другу»: *доверие – недоверие, накопитель – расточитель, сжимать – разжимать, утвердительно – отрицательно, да – нет*<sup>2</sup> (ЛЭС 182, с.72-73). В *отечественной* лингвистике темой семантического противопоставления или семантической противоположности слов в рамках исследования различных грамматических аспектов слов таджикского языка занимались лингвисты классического периода и признанные современные учёные, такие как Б. Камолиддинов, М. Мухаммадиев, М. Касимова, Х. Талбакова, Х. Маджидов, Д. Ходжаев. Следует отметить, что соответствие семантической противоположности в произведении литератора применяется с высоким мастерством, например:

*Марди зоҳидро ба истимиои ин сухан сари ришидаи ҷанги шавҳар ва зан ба ҷанг афтод*<sup>3</sup> - Праведник, выслушав эти слова в начале ссоры между мужем и женой, понял первопричину этой перепалки;

*Фурсат нигоҳ дошта ва шаробҳои гарон бар ошиқу маъшуқ паймуда*<sup>4</sup> - Выдержав паузу, предложил влюблённым дорогие вина.

Таким образом, в диссертации при анализе вслед за классификацией или группированием, предложенным иранским учёным Курушем Сафави и таджикским семантологом Ж. Гулназарзода, обнаружено шесть видов согласования семантической противоположности: *градуальный, комплиментарный, симметричный, директивный, лексический и коннотативный*, которые найдены в произведении.

В результате выполнения своего диссертационного исследования, названного «Особенности видов лексических значений в семасиологии (на примере «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи)», мы приходим к следующим выводам:

1. Лингвистическая семасиология имеет сходства и отличия по форме и значению, и отображает отношения между функциями, образующими значения в языке.

Область лингвистической семасиологии включает функции определения признаков, содержания, значений и видов информации. Для этого между видами информации необходимо ограничение и разделение лингвистических видов от других видов информации, поскольку только благодаря такому исследованию становится возможной классификация формы и семантики

<sup>1</sup> Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е, стереотипное. - М.: «Советская энциклопедия», 1969. – 608 с.; с.122.

<sup>2</sup> Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Сов. энциклопедия, 1990. -683 с.; с.72-73

<sup>3</sup> Хусайн Воиз Кошифи. Анвори Сухайли (на материале первой устной версии, Берлинское изд-во, с перечнем рассказов и словарём, издание третье). -Тегеран: Амири Кабир, 1362.- 595с., с.99

<sup>4</sup> Там же, с.95

слов, грамматических категорий значения и формы, грамматических значений и функций.

2. Статус лингвистической семасиологии в различных разделах лингвистической науки достаточно высок. При анализе было определено, что язык как система охватывает два направления: форму и содержание. Они, дополняя друг друга, определяют информационную функцию языка. Содержание имеет особое значение и статус, и выражает богатство и красоту языка.

3. Значение с позиции содержания бывает *виртуальным и актуальным*, виртуальное значение, с одной стороны, является общностью значения того же слова и является наиболее обобщённым среди других видов значения. Этот вид значения может в одно и то же время обладать огромными возможностями и быть ограниченным, поскольку актуальное значение понятий языка в минимальной степени взаимосвязано с информационной общностью, а виртуальное значение связано с максимальной его степенью. Оба вида значений между собой тесно взаимосвязаны, виртуальное значение конкретизируется актуальным значением и формируется на его основе. Кроме того, виртуальное значение служит фундаментом для актуального значения.

4. Лексика как и другие пласти языка является системой, то есть комплексом элементов, состоящих в законных отношениях, и образующих целостный комплекс. Слова языка между собой могут иметь отношения сходства значения (синонимия), тождества формы (омонимия), противоположности (антонимия) и т.д. Слова как языковая целостность обладают формой, содержанием и значением.

*Сема* – это мельчайшая составная часть лексического значения слов. Она представляет собой компонент значения, демонстрирующий отличительный признак денотата слова (предмета, явления, процесса), используемого для отличия семантики слов.

5. В лингвистической науке *лексическое значение* слов и его место в лексической системе подвергнуто глубокому и точному анализу. Исследования современных лингвистов доказывают, что в семасиологии чрезвычайно важна роль словарного состава и лексическое значение слов обладает достаточно высоким статусом в семантической системе лингвистики. Всестороннее исследование слов и их лексического значения способствует пониманию единства и целостности системы языка с его подсистемами. Из научного наследия, посвящённого данной теме и написанного учёными-лингвистами классического и современного периодов, становится понятно, что ими внесён огромный вклад в дело конкретизации сходств и отличий между единицами лексической системы, в выявление статуса и места лексического значения в развитии различных аспектов таджикского языка и взаимодействие между лексическими единицами;

6. Одним из очень важных видов значения в науке семасиологии является *денотативное значение*, которое имеет неразрывную связь с другими видами значений. Этот вид значения при распределении слов

произведения на тематико-семантические группы обнаружен в большом количестве образцов. Исследование предложений произведения показало, что денотаты также принимают участие в построении метафорических значений;

7. В современной лингвистике под термином *сигнификативное значение* понимается понятие, которое отображает особенности определенного денотата в сознании человека, поскольку денотаты обычно выражают различные значения. Сигнификативный компонент комментирует и дополняет общее денотативное значение. Автор произведения может подчеркивать один из выдающихся признаков предмета или явления в соответствии с собственным вкусом. В исследуемом произведении литератору удалось творчески применить сигнификативные компоненты, что придаёт его мыслям красочность и привлекательность;

8. Из проведенного исследования выяснилось, что для прояснения семантического соотношения между денотатами, которые находятся внутри лексико-семантических групп, важное место занимают названия предметов, их качества и признаки, некоторые числительные и другие группы сигнификативного значения. Сигнификативный компонент проявляет высокую степень активности в процессе выражения многозначности, метафорических значений и фразеологизмов. В данном разделе прояснилось оказание двухстороннего влияния и семантическое соотношение между денотатами и сигнификатами;

9. Ещё одним важным понятием, раскрытым в данной главе исследования, является *прагматическое значение* слов. Предложения произведения свидетельствуют о существовании связи между прагматическим значением слов со словами говорящего и коммуникацией героев;

10. Доказано, что *коннотационное значение* слов исследуемого произведения входит в круг прагматического значения. Коннотационное значение может показать средства, выбранные автором, поскольку из него можно понять отношение автора к объективной действительности посредством связи между основным и дополнительным значениями слов;

11. *Эмотивное значение* также входит в круг изучения прагматического значения. Этот вид значения как внутренняя особенность языка используется для отображения эмоций героев произведения. Из анализа предложений произведения стало понятно, что эмотивный и коннотативный виды значения тесно взаимосвязаны, при этом выражение эмоций людей достигается путём применения эмотивного компонента, имеющего значение в семантической системе слов;

12. Исследование *стилистического значения* лексического состава рассмотренного произведения установило, что в художественной прозе литератор применил языковые явления для увеличения привлекательности изложения и изящности языка произведения. Писатель обладает собственным художественным стилем, и для выражения своей мысли активно использовал лексико-семантические методы словосочетания и конструирования.

13. В современной лингвистике широко применяются термины значение и *семантическая наполненность* слов, которые были рассмотрены в рамках лексической парадигматики. Стало понятно, что понятие парадигма ограничивает связующие признаки свойства слов. Доказано, что лексический состав произведения содержит активные, широко употребляемые и красочные парадигмы. Эта особенность языка произведения чётко отображает общность и отличия лексико-семантических единиц произведения;

14. Анализ показал, что семантическое поле содержит ядро, лексические единицы, приближенные к ядру и лексические единицы, отдалённые от ядра, то есть периферические единицы, находящиеся в состоянии взаимодействия друг с другом. При анализе и изучении слов с одним общим и взаимосвязанным значением возникает понятие семантического поля. Это понятие включает *многозначные, однозначные* слова и единицы, которые по своему отдельному значению принадлежат к многозначным словам. Понятие семантического поля имеет свойство отображения, то есть пояснения отношений между семантикой слов в системе лексических значений;

15. Другим относительно новым для отечественной лингвистики понятием является понятие *гипонимии или семантической иерархии*. Это лингвистическое явление в произведении использовано для выражения семантических особенностей слов по признаку, месту нахождения, классификации слов, относящихся к ним по лексико-семантическим группам (ЛСГ). В рамках гипонимии и семантического соотношения становится ясно, что она зависит от расширения общего значения понятий. Гипероним, который является словом, выражающим общевидовые понятия, тесно связан с гипонимом, то есть словом, выражающим компонентность данного понятия, подчиняет его и придаёт дополнительные смысловые оттенки. В свою очередь, гипонимы могут быть гиперонимами других слов. Явления меронимии, полисемии и антонимии входят в круг семантической гипонимии;

16. В диссертации анализу подвергнуты языковые явления *компонентности слов (меронимия), членства слов и единичности слов*. Выяснилось, что западными и российскими лингвистами проведена подробная классификация меронимов. В лингвистической науке предков таджикского народа также исследованы общие и частные существительные, которые являются одной из ветвей компонентности слов. Из анализа предложений произведения следует, что слова-компоненты и единичные слова обладают *необходимым и дополнительным* видами значения. Явление единичности слов появляется в результате семантической связи понятий и в рамках этой связи единичный охват (воҳидшумул) выполняет функции единичности слов. Семантическое соотношение единичности слов возникает в некоторых случаях при вхождении в их семантический круг дополнительных значений;

17. Термин *семантическая противоположность* также представляет относительную новизну для таджикской лингвистики, это лингвистическое явление в произведении имеет особый статус в зависимости от видения литератора. Автор произведения мастерски применяет простой и сложный

виды антонимических пар, так как они своим дополнительным значением придают лексике произведения большую точность. Наряду с этим, семантическая противоположность ясно и чётко выражает описание качеств героев и особенностей предметов.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ:**

1. В лингвистике и лингвистической семасиологии такие её узкие части как компьютерная лингвистика, психолингвистика, социальная лингвистика, хотя и появились относительно недавно, всё же они должны неизменно повышать и укреплять свой статус и значимость. В этом плане необходимо постоянно проводить научные исследования по лингвистической семасиологии и её разделам – лексической семасиологии и грамматической семасиологии, чтобы рассматривать наиболее актуальные научные вопросы данной области.

2. Обеспечить изучение и перевод лучших исследований известных семантологов мира по науке семасиологии, и на этой основе, опираясь на богатое наследие таджикских учёных классического периода, распространить таджикскую семасиологию.

3. Лексическая семасиология как первая и стержневая ступень лингвистической семасиологии считается основным фундаментом для пояснения и толкования всех единиц языка. Поэтому необходимо, чтобы особенности лексического значения и его виды конкретно рассматривались на примере единиц языка.

4. Изучение, анализ и исследование особенностей видов лексического и грамматического значения на примере произведения или наследия поэтов и писателей выявляет и определяет различные аспекты особенностей этого вида значений.

5. Необходимо составить словарь или энциклопедию терминов лингвистической семасиологии для более лёгкого доступа к информации по семасиологии.

6. На основе проведённого семантического анализа и исследования составлять толковые, частотные словари, энциклопедии наследия поэтов и писателей.

## **НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:**

### **I. Публикация статей в научных журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан:**

- [1-А]. Азимова, С. Н. Место и статус значения в лингвистической семасиологии / С. Н. Азимова // Вестник Института языков (цикл филологических, педагогических и исторических наук). – Душанбе, 2022. - №4 (48). – С.113-119. ISSN 2226-9355
- [2-А]. Азимова, С. Н. Смыловые оттенки соматических слов в «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи / С. Н. Азимова // Вестник Института языков (цикл филологических, педагогических и исторических наук). – Душанбе, 2023. - №1 (49). – С.34-44. ISSN 2226-9355
- [3-А]. Азимова, С. Н. Гипонимия в «Анвори Сухайли» / С. Н. Азимова // Вестник Кулябского государственного университета им. А. Рудаки. – 2023. - №3/32. - С. 28-41. ISSN 2616-5216
- [4-А]. Гулназарзода, Ж. Б., Азимова С. Н. Виды прагматического значения в «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи / Ж. Б. Гулназарзода, С. Н. Азимова // Вестник Института языков (цикл филологических, педагогических и исторических наук). – Душанбе, 2023. - №2 (50). – С.5-11. ISSN 2226-9355
- [5-А]. Согласованность семантической противоположности в «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи /С. Н. Азимова // Вестник Института языков (цикл филологических, педагогических и исторических наук). – Душанбе, 2023. - №1 (49). – С.34-44. ISSN 2226-9355

### **II. Статьи автора, опубликованные в других научных сборниках и изданиях:**

- [6-А]. Азимова, С. Н. Составные именные глаголы (на примере творчества Х.В. Кошифи и Сотима Улугзаде) / С. Н. Азимова // Республиканская конференция на тему «Государственная языковая политика в период независимости» (в честь Дня языка). Сборник научных статей, Душанбе – 2021, С.59-63.
- [7-А]. Азимова, С. Н. Виды лексического значения в семасиологии / С. Н. Азимова // Международная научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы антропоцентрической лингвистики», посвящённая 60-летию доктора филологических наук, профессора Искандарова Шарифхона Мадалиевича в Ферганском государственном университете Республики Узбекистан. – 02.05.2023. - Фергана, 2023. – С.173-179.

## АННОТАЦИЯ

**ба диссертатсияи Азимова Сайёра Назриевна дар мавзуи «Вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ дар маъношиносӣ (дар намунаи «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон**

**Калидвоожаҳо:** маъно, маъношиносии лингвистӣ (лингвистическая семантика), маънои луғавӣ, денотат, сигнификат, маънои прагматикӣ, марзи маънӣ, маънои коннотативӣ, эҳсосӣ, услубӣ, холоним ва мероним, гипонимия, когипоним, воҳидвожагӣ, узвожагӣ, мутобиқати зидмаънӣ, таносуби маънӣ.

Таҳқиқи мазкур ба таҳлилу омӯзиши вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ дар маъношиносӣ дар намунаи «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ баҳшида шудааст.

Дар вазъи имрӯзai забоншиносии тоҷик корҳои илмии баҳшида ба таҳлилу баррасии паҳлӯҳои гуногуни маънои луғавӣ дар доираи низоми маъношиносии лингвистӣ бо диду назар ва услуби нави илмӣ ҳанӯз ангуштшумор мебошанд. Барои илми маъношиносии ватаний таҳқиқи пурвусъати ҷойгоҳи низоми маънои луғавӣ дар маъношиносӣ, муайян намудани монандӣ ва фарқияти намудҳои мухталифи маъно, аз қабили навъҳои маънои луғавӣ, ошкор намудани роҳҳои ташаккул ва ривоҷ ёфтани таносуби маънӣ дар байни ҷузъҳои маънои бутун ва дигар масъалаҳои илми маъношиносӣ хеле мубрам ва саривақтӣ аст.

Омӯзишу баррасии ҳусусияти маъношиносии лингвистӣ, дар шакли диссертатсия таҳқиқ намудани ҷойгоҳ ва мавқеи низоми маънои луғавӣ дар маъношиносӣ, нишон додани мавқеи маъношиносии лингвистӣ дар баҳшҳои забон, баррасии типологияи маъно дар маъношиносии лингвистӣ, навъҳои маънои луғавӣ, чун маъноҳои денотативӣ-сигнификативӣ ва прагматикӣ, хелҳои маънои прагматикӣ – конотативӣ, эҳсосӣ ва услубӣ, парадигматикаи луғавӣ-маънӣ, маъно ва маънодории қалима дар парадигматикаи луғавӣ-маънӣ, марзи маънӣ, гипонимия, меронимия, воҳидвожагӣ, мутобиқати зидмаънӣ дар асари машҳури асри XV «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ меҳвари таҳқиқоти диссертатсиониро ташкил додаанд. Пажуҳиш дар заминаи таҳлилу баррасии осори муҳаққиқони ватаний ва хориҷӣ, китобҳо, монографияҳо, диссертатсияҳо, мақолаҳо ва маҷмуаҳое, ки ба масъалаҳои маъношиносӣ ва навъи маъно дар заминаи осори бадеӣ баҳшида шудаанд, амалӣ гардидааст. Ҳамчунин, тавассути намунаҳо аз «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар диссертатсия ҳусусиятҳои низоми маънои луғавии забон дар асри XV нишон дода шудааст, ҳамзамон муайян гардидааст, ки ҳодисаҳои маъноие, ки акнун омӯхта шуда истодаанд, дар забони адабии тоҷикӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Ҳамин тарик, дар таҳқиқоти мазкур вижагиҳои асосии низоми маънои луғавӣ дар намунаи «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифтааст.

## АННОТАЦИЯ

**на автореферат диссертации Азимовой Сайёры Назриевны на тему «Особенности видов лексических значений в семасиологии (на примере «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи)» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – Теория языка.**

**Ключевые слова:** значение, лингвистическая семасиология, лексическое значение, денотат, сигнификат, прагматическое значение, семантическое поле, коннотативное значение, эмотивное значение, стилистическое значение, холоним и мероним, гипонимия, когипоним, меронимия, соответствие противоположности значений, соответствие значений.

Исследование посвящено изучению и анализу особенностям видов лексических значений в семасиологии (на примере «Анвори Сухайли» Хусайна Воиза Кошифи. В сегодняшней обстановке таджикского языкознания научные работы, посвященные анализу и рассмотрению различных аспектов лексического значения в рамках системы лингвистической семасиологии с новой научной точки зрения и стиля, малоизучены. Для отечественной науки семасиологии необходимо широкое исследование места системы лексического значения в семасиологии, выявление сходства и различия разных видов значения, например типов лексического значения, выявление путей формирования и развития смысловых соотношений между компонентов всего значения и другие вопросы науки семасиологии очень важны и своевременны.

Изучение и обзор сущности языковой семасиологии, исследование места и положения лексической системы значений в семасиологии в виде диссертации, показ места лингвистической семасиологии в разделах языка, рассмотрение типологии значения в лингвистической семасиологии, виды лексического значения, такие как денотативное и прагматическое значения, типы значения прагматически-коннотативная, эмоционально-стилистическая, лексико-семантическая парадигматика, значение и значимость слова в лексико-семантической парадигматике, семантическое поле, гипонимия, меронимия, односложность, контрастивная сочетаемость в знаменитом произведении XV века «Анвор Сухайли» Хусейна Вайзи Кашифи составили основу диссертационного исследования. Исследование проведено на основе анализа произведений отечественных и зарубежных исследователей, книг, монографий, диссертаций, статей и сборников, посвященных вопросам семасиологии и видов значений в контекстах художественных произведений. В диссертационной работе также на примерах «Анвора Сухайли» Хусейна Вайзи Кашифи показаны особенности лексической системы значений языка в XV веке. Также изучаемые смысловые явления определены и использованы в таджикском литературном языке.

Таким образом, в исследовании были рассмотрены и анализированы основные особенности системы лексического значения на примере «Анвора Сухайли» Хусейна Воизи Кашифи.

## ABSTRACT

**of Azimova Sayora Nazrievna's dissertation on the topic "The features of lexical meanings types in semasiology (on the example of "Anvori Suhaili" by Husain Voiz Koshifi)" submitted for the scientific degree of Candidate of Philological Sciences in the specialty 02.10.19. - Theory of Language.**

**Key words:** meaning, linguistic semasiology, lexical meaning, denotation, significat, pragmatic meaning, semantic field, connotative meaning, emotive meaning, stylistic meaning, holonym and meronym, hyponymy, cohyponym, meronymy, correspondence of opposite meanings, correspondence of meanings.

The research is devoted to the study and analysis of the characteristics of lexical meanings types in semasiology (on the example of "Anvori Suhaili" by Husain Voiz Koshifi. In the current situation of Tajik linguistics, scientific works devoted to the analysis and consideration of various aspects of lexical meaning within the framework of the system of linguistic semasiology from a new scientific point of view and style, was not research enough. It is necessary to conduct a broad study of the place of the system of lexical meaning in semasiology for the national science of semasiology. Identifying the similarities and differences of different types of meaning are very important and timely, for example: types of lexical meaning, identifying ways of forming and developing semantic relationships between the components of the entire meaning and other issues of the science of semasiology.

Having research and review of the essence of linguistic semasiology, study of the place and position of the lexical system of meanings in semasiology in the form of a dissertation, showing the place of linguistic semasiology in the branches of language, consideration of the typology of meaning in linguistic semasiology, types of lexical meaning, such as denotative and pragmatic meanings, types of pragmatic meaning connotative, emotional-stylistic, lexical-semantic paradigmatic, meaning and significance of the word in lexical-semantic paradigmatic, semantic field, hyponymy, meronymy, monosyllabicity, contrastive compatibility in the famous work of the 15th century "Anwor Suhaili" by Hussein Vaizi Kashifi formed the basis of the dissertation research. The study was carried out on the basis of an analysis of the works of national and foreign researchers, books, monographs, dissertations, articles and collections devoted to issues of semasiology and types of meanings in the contexts of works of art. Also, in the dissertation uses examples of "Anvor Suhaili" by Hussein Vaizi Kashifi in order to show the features of the lexical system of language meanings in the 15th century. Researching semantic phenomena are defined and used in the Tajik literary language.

Thus, the research was reviewed and analyzed the main features of the lexical meaning system using the example of "Anwor Suhaili" by Hussein Woizi Kashifi.